



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАҶТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

ОМУЗГОР

№16 (12500)
17 апрели
соли 2025

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

▶ ФАЙЗИ ИСТИҚЛОЛ



Ифтитоҳи шуъбаи маориф ва пойгоҳи №1-и Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ

10 апрел Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе, мухтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бинои маъмурии шуъбаи маориф ва пойгоҳи №1-и Муассисаи давлатии «Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ»-ро мавриди истифода қарор доданд.

Иттилоъ дода шуд, ки иншоот дар доираи бунёдкорӣ ба истикболи ҷашни 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 19 саяк замин бунёд шуда, дар он шароити хуби корӣ барои кормандон фароҳам меояд.

Бинои нав аз 5 ошёна ва таххона иборат буда, барои ҳар ду идораи давлатӣ 42 хуҷраи корӣ дорад.

Дар ду қабати аввали бино

пойгоҳи №1-и Муассисаи давлатии «Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ» ҷойгир аст. Он дар доираи татбиқи Барномаи рушди иҷтимоӣ иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то соли 2025 бунёд гардидааст. Пойгоҳ аз 18 хуҷра иборат буда, дар он қабули беморон ва ёрии таъҷилии тиббӣ сурат мегирад. Пойгоҳи №1-и Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ бо доруворӣ, лавозимоти соҳавӣ ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ таъмин шудааст.

Инчунин, пойгоҳи ёрии таъҷилии хуҷраи танзимгарон барои қабули даъватҳо, хуҷраҳои корӣ барои гурӯҳҳои ёрии таъҷилии тиббӣ, аз ҷумла, табибон, кормандони миёнаи тиб ва кормандони хурди тибро дар бар мегирад, ки дар онҳо, дар мачмуъ, наздики 20 нафар кор мекунанд.

Лозим ба зикр аст, ки пойгоҳи

мазкур барои хизматрасонӣ ба сокинони ноҳияҳои Фирдавсӣ ва Синоӣ шаҳри Душанбе пешбинӣ шудааст.

Гуфта шуд, ки ба истифода додани иншоот барои саривақт расонидани беморон то муассисаҳои тандурустӣ мусоидат карда, беҳдошти сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолиро таъмин месозад.

Дар 3 ошёнаи болоии иншооти тозабунёд шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҷойгир карда шудааст.

Дар ошёнаҳои 3 ва 4 хуҷраҳои корӣ ва дар ошёнаи 5 толори маҷлисӣ бо 50 ҷойи нишаст ҷойгир шудааст.

Хуҷраҳои кори шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе пурра бо таҷҳизоти зарурӣ, аз қабили ҷевон, мизу курсиҳо, компютер ва дигар лавозимот муҷаҳҳаз мебошад. Дар ин ҷо, ҳамчунин, китобхона, бойгонӣ, ошхона ва дигар хуҷраҳои ёрирасон ҷойгир шуда, ба шабакаи гармидиҳӣ пайваست шудааст.

Сарвари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ба кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва пойгоҳи №1-и Муассисаи давлатии «Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ» барои боз ҳам баланд бардоштани сифати кор ва истифодаи технологияҳои замонавӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд.

www.president.tj



ДАР ИН ШУМОРА:



Фаъолияти бавусъати вазорат дар семоҳаи аввал 2



Пойтахти миллати соҳибтаخت 5

Зухуроти номатлуб 6



Завқи бадеӣ ва мутолиаи китоб 8

Китобҳои дарсӣ, чопхонаҳои ватанӣ ва ҳавасмандии муаллифон 9



Тарбияи иродатмандӣ дар кӯдакон 12

ТАВАҚҚУҲ

Агар хоҳед, ки аз навоариҳои соҳаҳои маориф ва илм огоҳ бошед, асноду ҳуҷҷатҳои соҳаро сари вақт дастрас намоед, аз дастовардҳои хонандагони тоҷик иттилоъ ёбед, маводу матолиби судмандро доир ба соҳаи мутолиа намоед, ҷолибтарин нигоштаҳоро оид ба умдатарин масоили рӯз биомӯзед, пас ба саҳифаи расмии вазорат дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Telegram – «Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» пайваست шавед.

QR – коди саҳифаи расмии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Telegram



▶ Почтаи электронии «Омӯзгор»: p.omuzgor@maorif.tj

Телефон барои тамос: 225-81-55

НАБЗИ МАОРИФ



Дуюмин Фестивал - намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ

15 апрели соли 2025 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон дуюмин Фестивал-намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон расман ифтиҳо гардид.

Дар ифтиҳо расмӣ фестивал-намоишгоҳ муовини сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода, муовини вазири маориф ва илм, сафирони як қатор давлатҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ва 82 муассисаи таҳсилоти олии кишварҳои ИДМ, Осие, Аврупо ва Амрико иштирок намуданд.

Дар оғоз Дилрабо Мансурӣ аз робитаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон дар соҳаи маориф ёдовар шуда, иброз дошт, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли се даҳсола барои рушди бештари соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, бахусус, маорифи миллии заминаҳои мусоидро фароҳам намудааст. Боиси ифтиҳор ва сарфарозист, ки фестивал-намоишгоҳи мазкур соли дуум аст, ки дар фазои илму таҳсилоти Тоҷикистон чун анъанаи неки ҳамгирони таҳсилоти густириш ёфтааст. Бо тӯлаи чунин ҳамоишҳои байналмилалӣ намоияндагони соҳаи илму маорифи кишварҳои хориҷӣ имкон ба даст меоранд, ки шароит ва дастовардҳои соҳаи маориф ва мактабҳои олии худро муаррифӣ намуда, ҳамкориро тақвият бахшанд.

Сипас вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард, ки мақсад ва ҳадафи фаъолияти низоми маорифи диллох кишвар, пеш аз ҳама, ба омода намудани мутахассисони варзида барои бахшҳои муҳталифи хоҷагии халқ ва рушди давлату миллат равона шуда, масъалаи тақмили касбият ва тақмили захираҳои инсонӣ чузби ҷудонашавандаи фаъолияти ҳаётан муҳим ба шумор меравад. Бо дарки амиқи ин масъала Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаҳои илму маориф таваччуҳи хосса зоҳир намуда, дар сиёсати давлатии хеш мақоми мактабу маорифро дар меҳвар қарор додаанд.

Маҳз бо дастгириву ибтикороти Роҳбари давлат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Стипендияи байналмилалӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дурахшандагон» таъсис дода шудааст, ки қавонони лаёқатманду соҳибистеъод ва дорои маҳорату малакаи баланди забондонӣ тавассути он дар дахҳо мактабҳои олии сатҳи ҷаҳонӣ таҳсил доранд, ки оянда бо хатми ин муассисаҳои бонуфуз дар татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар саҳми муносиб хоҳанд гузошт.

Гуфта шуд, ки фестивали мазкур барои иштирокдорон имконоти мусоид барои таълиқи таҷриба, муайянсозии самтҳои нави ҳамкорӣ, мубодилаи афкор ва муаррифӣи низоми таҳсилотро фароҳам оварда, масири нави муносибатҳои бисёрҷанбаро дар соҳаи маориф асос мегузорад.

Дар идома сафирони як қатор давлатҳо ва намоияндагони муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар оид ба шароити таҳсил, будубош, рушди ҳамкорӣҳо ва таълиқи таҷриба суҳанронӣ намуда, аз ҳамкорӣҳои судманд дар самти маориф изҳори қаноатмандӣ карданд.

Таъкид гардид, ки баргузори дуюмин Фестивал-намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи маорифи ҷаҳонӣ, тақмили ҳамкорӣҳои соҳаҳои илму маорифи кишварҳои ширкаткунанда саҳми арзанда гузошта, инчунин, барои уфуқҳои нави ҳамкорӣ дар ҷодаи илму таҳсилот ва татбиқи лоиҳаҳои байналмилалӣ таълимӣ-инноватсионӣ тақони ҷиддӣ хоҳад бахшид.

Баъд аз ифтиҳо расмӣ дуюмин Фестивал-намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон иштирокдорон аз рӯзи дуюми намоишгоҳи муассисаи таҳсилоти олии илми 13 давлати хориҷӣ дар «Маркази ЭКСПО – Душанбе» дидан намуданд.

Фестивал – намоишгоҳ аз 14 то 18 апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Сугд баргузор мегардад.

Фаъолияти бавусъати вазорат дар семоҳаи аввал

9-уми апрели соли ҷорӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15-и ноҳияи Сино шаҳри Душанбе ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҷамъбасти фаъолияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи аввали соли 2025 ва вазифаҳо то охири сол» баргузор гардид.

Дар ҷаласаи ҳайати мушовара вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода, муовини якум ва муовинони вазири маориф ва илм, намоияндагони Академияи миллии илмҳо, Кумитаи давлатии амнияти миллии, Агентии давлатии назорат дар соҳаи маориф ва илм, Маркази миллии тестӣ, Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, Иттифоқи касабҳои кормандони соҳаи маориф, Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорону кормандони раёсату шуъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва роҳбарону кормандони муассисаҳои тобеи Вазорати маориф ва илм, сардорони сарраёсат, раёсату шуъбаҳои маорифи вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, директорони муассисаҳои мақоми ҷумҳуриявӣ дошта ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе иштирок намуданд.

Ҷаласа бо садо додани Суруди миллии ифтиҳо гардид, сипас ҳисоботи вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҷамъбасти фаъолияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи аввали соли 2025 ва вазифаҳо то охири сол» шунида шуд.

Вазири маориф ва илм аз тадбирҳои муассири Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи сифати таълими тарбия ёдовар шуда, фаъолияти вазорат ва зерсохторҳои дар самти таъминоти ҳуқуқӣ ва фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ, маркетинг, амвол ва хариди давлатӣ ва зимистонгузарони муассисаҳои таълимӣ, аз эътибор соқит намудани воситаҳои корношоям дар муассисаҳои таълимӣ, таъминоти кадрӣ, ташкили гурӯҳҳои рушди барвақтии кӯдак ва марказҳои инкишофи кӯдак, зиёд намудани шумораи муассисаҳои томактабӣ, иҷрои Барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои давраи то соли 2030, таҳияи санадҳои нави дар самтҳои гуногуни соҳа, таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ, бехтар намудани пояи моддӣ-техникии муассисаҳои томактабӣ, расидагӣ ба мурочиатҳои шаҳрвандон, таъмини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо омӯзгорон, натиҷагирӣ аз сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълими соҳаи маориф, рушди ҳамкорӣҳо бо кишварҳои хориҷ дар самти маориф, бақайдгирии довталабон дар Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби хонандагон ба истироҳатгоҳҳои тобигона, омода кардани кадрҳои илмӣ, баргараф намудани норасоии кадрӣ китобҳои дарсӣ, иҷрои саривақтии барномаҳои давлатӣ, теъдоди омӯзгорону кормандони дорои дараҷа ва унвони илмӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ «Фурӯғи субҳи доной китоб аст», «Илм – фурӯғи

маърифат», таҳияи китобҳои дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бехтар намудани сатҳи сифати таълим ҳамаҷониба мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд.



Дар идома фаъолияти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Пажушишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Донишкадаи ҷумҳуриявӣи тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, Маркази ҷумҳуриявӣи таълимию методӣ, Маркази ҷумҳуриявӣи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия, Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ ва Маркази матбуот таҳлилу баррасӣ гардид, Вазири маориф ва илм таъкид дошт, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии Вазорати маориф ва илм, муассисаҳои тобеи, сарраёсат, раёсату шуъбаҳои маорифи вилоят, шаҳру ноҳия, муассисаҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилот қорҳои назаррас ба сомон расонида шуда бошад ҳам, дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи Давлату Ҳукумат оид ба рушди босамари низоми маорифи мамлакат, мушкилот ҳанӯз ҷой доранд ва баргараф кардани онҳо аз ҳар кадоми мо масъулияти бештарро такозо мекунад.

Сипас дар қисмати музокира директори Муассисаи давлатии буҷетии таҳсилоти миёнаи умумии Россия-Тоҷикистон «Мактаби миёнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида дар шаҳри Кӯлоб ба номи К. Д. Ушинский» Рухшона Восифҷонзода, директори Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хучанд Шаҳриёр Саъдуллозода ва мудри шуъбаи маорифи ноҳияи Шаҳринав Тағоймурод Сатторзода баромад намуда, маърузаи вазири маориф ва илмро вобаста ба фаъолияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи аввали соли 2025 қаноатбахш арзёбӣ карданд.

Ҷаласаро вазири маориф ва илм ҷамъбасти намуда, дар охир бори дигар ба масъулин ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, стратегия, барнома, консепсия, қарорҳои ҳайати мушовара, фармоишҳои вазири маориф ва илм ва масъалагузориҳо барои соли 2025 дастури супоришҳои мушаххас дод.



Дар шаҳри Бӯстон нақшаи даъвати баҳорӣ ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ иҷро гардид.

НАБЗИ МАОРИФ

11-уми апрели соли 2025 дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон чаласаи якуми Ҳайати Комиссияи озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фуруғи маърифат» дар соли 2025 таҳти раёсати раиси комиссияи озмуни мазкур, муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид.

Дар кори чаласа вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода, аъзои комиссияи озмун, намоёндогони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар, сардорон ва мудирони раёсату шуъбаҳои маориф ва дигар масъулон ба тариқи хузури ва мачозӣ иштирок намуданд.

Нахуст муовини Сарвазири кишвар иштирокчиёнро бо рӯзномаи чаласа шинос намуда, ибраз дошт, ки Озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фуруғи маърифат» бевосита таҳти сарпарастии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида, бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоарӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, магистрантону докторантон аз рӯи ихтисос (PhD), ходимони илмӣ ва дигар кишварҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин, дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо гузаронида мешавад.

Баргузори озмуни мазкур тайи солҳои 2021-2024 нишон дод, ки миёни ҷавонону наврасони кишвар таваҷҷуҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ба маротиба зиёд гардида, барои дарёфт ва тарбияи намунаи мутахассисони баландиҳтисоси самтҳои муҳандисии техникӣ замина



«Илм – фуруғи маърифат»

гардидааст. Чихати боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузори озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён дар соли 2025 дар озмун номинатсияи нав - «зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ» низ илова карда шуда, шумораи ҷойҳо барои ғолибон дар даври ҷумҳуриявӣ аз 132 ба 156 расонида шуд. Ҳамзамон, бо дастури бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ҳамаи ғолибони озмун ду баробар зиёд карда шуда, барои озмун аз Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 220 000 (нух миллиону дусаду бист ҳазор) сомонӣ ҷудо карда шуд, - таъкид кард муовини Сарвазир.

Сипас вазири маориф ва илм зимни суҳанронӣ ибраз намуд, ки вазорат бо мақсади оммавигардонии озмуни мазкур нусхаи Амри Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи озмунро тариқи мактуби расмӣ аз 10 январи соли 2025 ба унвони ректорон (директорон)-и муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ ҷумҳурий, сардорони сарраёсат, раёсат, шуъбаҳои маорифи ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий, ҳамзамон, ба унвони раиси Кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий ирсол намуд.

Инчунин, дар робита ба масъалаи мазкур масъулини муассисаҳои вазифадор карда шуданд, ки нисбат ба иҷрои талаботи Низомномаи озмун чораҳои зарурӣ андешида, бо мақсади ҷалби васеи хонандагон, донишҷӯён,

магистрантон, аспирантон, докторантон аз рӯи ихтисос (PhD), унвонҷӯён, ходимони илмӣ, омӯзгорон ва намоёндогони касбу кори гуногун, ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ ва барномасозӣ, ҳамчунин, ихтироъкориву навоарӣ шавку рағбати зиёд доранд, тариқи васоити ахбори омма, рӯзномаву маҷалла ва шабакаҳои иҷтимоии муассиса тарғиботу ташвиқотро ба роҳ монанд.

Раиси комиссияи доир ба вазифаҳои Комиссияи ҷумҳуриявӣ ва салоҳиятҳои он тибқи Низомномаи озмуни ҷумҳуриявӣ «Илм – фуруғи маърифат» баромад карда, вазифаҳои комиссияро дар самти баргузор намудани озмун ибраз намуд.

Инчунин, таъкид шуд, ки ба хоҳири таъмини пурраи шаффофият, пешгирии аз ҳолатҳои баҳогузори гайримеъёрӣ ва қонъ гардонидани дарҳости иштирокчиён зарур аст, ки баргузори даврҳои сеюм ва чоруми озмун пурра ба навор гирифта шавад.

Пешниҳод гардид, ки даври якуми озмун моҳи қорӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва дигар ташкилотҳои баргузор карда шавад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки озмуни имсола аз 8 номинатсия иборат аст:

- математика (арифметика, алгебра, геометрия);
- физика ва астрономия;
- химия;
- биология (ботаника, зоология, анатомия);
- география;
- технологияи иттилоотӣ;
- зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ;
- ихтироъкорӣ ва навоарӣ.

Дар охир ҳайати чаласаи озмун қарорҳои дахлдор чихати баргузори даври аввали он ва андешидани чораҳои зарурӣ қабул намуд.

Тақдими маводи ғизои мактабӣ

8 апрели соли 2025 дар деҳаи Навободи ноҳияи Рӯдакӣ дар доираи «Барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ барои солҳои 2022-2027» маросими супоридани маводи ғизои мактабӣ баргузор гардид. Дар ҷорабинии мазкур муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Бадриддин Музаффарзода, мушовир – фиристодаи Сафорати Федератсияи Россия дар Тоҷикистон Вера Валеревна Хуторская, намоёнда ва директори Барномаи озукаворӣ ҷаҳонии СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Адҳам Мусаллам, инчунин, намоёндогони муассисаҳои дахлдор иштирок намуданд.

Муовини вазири маориф ва илм изҳор дошт, ки ҳамкориҳои судманд миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва Барномаи озукаворӣ ҷаҳонии Созмони Миллали Муттаҳид самти муҳим ва устувори сиёсати иҷтимоии давлатро ташкил медиҳанд. Таъмини амнияти озукаворӣ ва дастрасии аҳоли ба маводи хушсифати ғизоӣ яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон махсуб ёфта, барои расидан ба он пайваста тадбирҳои судманд роҳандозӣ мегарданд.

Вера Валеревна ибраз намуд, ки ҳамкориҳои самарабахш миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти озукаворӣ ва рушди маориф таҳкими муносибатҳои дучониба ва байналмилалӣ мебошанд. Рушди ғизои мактабӣ ва дастрасии оқилонаву дуруст ба ғизои солим аз фаъолиятҳои муҳими Федератсияи Россия дар масъалаи таъмини амнияти озукаворӣ мебошад.

Адҳам Мусаллам таъкид кард, ки Барномаи озукаворӣ ҷаҳонӣ ба дастгирии кишварҳо, аз ҷумла, Тоҷикистон барои таъмини амнияти озукаворӣ ва беҳтар кардани шароити ғизои мактаббачагон фаъолиятҳои идора медиҳад. Амалӣ кардани чунин барномаҳо барои рушди сармояи инсонӣ ва баланд бар-

доштани сифати зиндагии ҷомеаҳо, маҳсусан, кӯдакон, аҳамияти калон дорад ва дар таҳкими иртибототи мустаҳкам бо шарикон нақши муҳим мебозад.

Қайд гардид, ки аз соли 2022 бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузори аз ҳисоби бучети давлатӣ барои ташкили ғизои гарм дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ роҳандозӣ шудааст.

Дар доираи Барномаи ғизои мактабӣ, ки бо мақсади таъмин кардани мактаббачагон бо ғизои солим ва хушсифат амалӣ мешавад, дар навбати аввал аз ҷониби Федератсияи Россия 270 тонна орди ганигардонидашуда ба муассисаҳои таълимии кишвар фириастола мешавад.

Маводи хӯрокворӣ дар рӯзҳои наздик ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий дастрас мегарданд.

Дар охир муовини вазири маориф ва илм изҳор намуд, ки ғизои мактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, Вазорати маориф ва илм дар ҳамкорӣ бо Барномаи озукаворӣ ҷаҳонии СММ барои рушди устувори он тадбирҳои зарурӣ меандешад.

10-уми апрели соли қорӣ муовини вазири маориф ва илм Равшан Каримзода бо мақсади шиносӣ ба рафти арзёбии байналмилалӣ PISA, ки аз 2 апрели соли 2025 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе оғоз ёфта буд, шинос шуд.

Арзёбии байналмилалӣ хонандагон – PISA

Иттилоъ дода шуд, ки арзёбии байналмилалӣ PISA бо фарогирии 6300 хонанда дар 160 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли қорӣ ба таври расмӣ гузаронида мешавад.

Муовини вазири маориф ва илм, ибраз дошт, ки шумо аввалин хонандагоне мебошед, ки дар арзёбии байналмилалӣ PISA иштирок намуда, маорифи миллиамонро дар микёси ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. Мутобикат намудани стандартҳои ҷаҳонии таҳсилот бо стандарти давлатии таҳсилот ва истифодаи таҷрибаҳои давлатҳои пешқадам дар самти маориф чихати рушди бештари маорифи миллӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.

Бояд қайд намуд, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронии худ дар Рӯзи дониш якуми сентябри соли 2024 қайд намуданд: «Барои расидан ба ҳадафи беҳтар намудани си-

фати таҳсилот, дар навбати аввал, баланд бардоштани сатҳи касбияти кадрҳои омӯзгорӣ, китобҳои дарсии мутобик ба талаботи меъёрӣ, инчунин, таъминот бо имкониятҳои таълимиву методӣ, аз ҷумла, таҷҳизоти озмоишгоҳӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва мунтазам гузаштан аз курсҳои тақмили ихтисос ва бозомӯзи зарур аст».

Аз ин рӯ, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба озмоиши хурди ин арзёбиро дар 71 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе бо фарогирии 2272 нафар хонандаи синну соли аз 15,3-16,2-сола аз 6-уми май то 21 майи соли 2024 гузаронид, ки ин заминаи муҳим чихати иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Барномаи байналмилалӣ арзёбии хонандагон PISA-2025 буд.

Барномаи байналмилалӣ арзёбии хонандагон – PISA омӯзиши байналмилалӣ мебошад, ки аз соли 2000 оғоз шудааст. Ҳадафи он баҳодиҳии низоми таълим дар саросари ҷаҳон тавассути санҷиши малакаҳо ва донишҳои таълимгирандагони 15-сола дар кишварҳои ширкаткунанда буда, аз оғоз то имрӯз беш аз 90 кишвар дар барномаи мазкур ширкат варзиданд.

Ёдовар мешавем, ки чихати ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ ва иштирок дар арзёбиҳои байналмилалӣ, айни ҳол дар 160 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе бо фарогирии 6300 хонанда арзёбии байналмилалӣ PISA чараён дорад.

НАБЗИ МАОРИФ

Рушди устувори
таҳсилоти касбӣ дар
Осиёи Марказӣ

10 апрели соли 2025 дар меҳмонхонаи «Hyatt Regency»-и шаҳри Душанбе конфронси сеюми минтақавии илмӣ-амалӣ тахти унвони «Чанбаҳои минтақавии рушди устувори таҳсилоти касбӣ: мушкилот ва дурнамо» баргузор гардид.

Чорабини мазкур бо ташаббуси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи «Таҳсилоти касбӣ барои бахшҳои рушди иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ» (PESCA), ки бо дастгирии Ҷамъияти Олмон оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (GIZ) аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Федеративии Олмон амалӣ мешавад, роҳандозӣ гардид. Дар он муовини вазири маориф ва илм Бадриддин Музаффарзода, директори Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм Муҳаммадтоир Саидзода, муовини аввали раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Насим Анваров, сафири муваққати Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Мартин Лангер, директори GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Хонум Сабине Олгоф, роҳбари лоиҳаи «Таҳсилоти касбӣ барои бахшҳои рушди иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ (PESCA)» Виктор Ветсел, намоёндогони Кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, намоёндогони Сафорати Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар Тоҷикистон, сардорони муассисаҳои дахлдори тобеи Вазорати маориф ва илм ва зиёда аз 160 мутахассиси соҳаи маориф ва намоёндогони бахши хусусӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ иштирок намуданд.

Дар оғоз муовини вазири маориф ва илм қайд намуд, ки тибқи супориши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ, бахусус, бо Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон, дар даврони истиқлол рушд намуда, муносибатҳои судманд дар тамоми соҳаҳо ба марҳалаи нави сифатан баланд ворид шудаанд. Муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя бар асоси эҳтироми мутақобилаи истиқлол, тамомияти арзӣ, ар-

зишҳо ва манфиатҳои миллӣ устувор гардидаанд, ки ин раванд дар соҳаҳои маориф ва илм низ барҷаста эҳсос мешавад.

«Имрӯз Вазорати маориф ва илм бо беш аз 70 кишвари ҷаҳон дар самти маориф ва илм ҳамкориҳои босамар ба роҳ мондааст, ки дар он GIZ ҳамчун шарик муҳим дар минтақаи Осиёи Марказӣ саҳми назаррас дорад. Лоиҳаи «Таҳсилоти касбӣ барои бахшҳои рушди иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ» (PESCA), ки аз ҷониби GIZ амалӣ мегардад, аз соли 2011 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дошта, марҳалаи панҷуми он аз соли 2021 оғоз гардидааст» - иброз намуд муовини вазири маориф ва илм.

Сипас муовини аввали раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сафири муваққати Ҷумҳурии Федеративии Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори GIZ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари лоиҳаи «Таҳсилоти касбӣ барои бахшҳои рушди иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ (PESCA)» баромад намуда, вообаста ба масъалаҳои таҳсилоти касбӣ, мутабоқишавӣ ба талаботи иқтисоди «сабз», рақамсозии таълим, баланд бардоштани сифати таҳсилот ва таҳкими ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ бо бахши хусусӣ ибрози андеша карданд.

Дар идома аз рӯйи барномаи конфронс намоёндогони соҳаҳои илму маориф ва бахши хусусӣ маърузаҳои худро пешниҳод карданд. Аз ҷумла, Сирочиддин Ниёзӣ-директори Паҷуқишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар мавзӯи «Ислоҳот ва дурнамоҳои таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» суханронӣ намуда, иброз дошт, ки таҳсилоти дуалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни баъзе муассисаҳои таҳсилоти олиӣ касбӣ ва корхонаҳо ба роҳ монда шудааст. Аз он ҷумла, дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хучанд дар самти логистика ва технологияи маҳсулоти хурока дар амал татбиқ шуда истодааст.

14 апрели соли 2025 дар «Маркази ЭКСПО - Душанбе»-и шаҳри Душанбе дуомин Фестивал-намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид.

Дар намоишгоҳи байналмилалӣ донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Лutfия Абдуллоҳикзода, директор ва кормандони Маркази барномаҳои байналмилалӣ, кормандони соҳаи маориф, намоёндогони сарраёсат, раёсат ва шӯбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе, устодону хонадагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳо, ҳамчунин, намоёндогони 82 муассисаи таҳсилоти олии ва илми кишварҳои ИДМ, Осиё, Аврупо ва Амрико иштирок намуданд.

Зимни ифтитоҳи чорабинӣ муовини вазири маориф ва илм қайд намуд, ки фестивал - намоишгоҳи мазкур бо мақсади тақвияти фаъолият дар самти густариши ҳамкориҳо бо муассисаҳои таҳсилоти олиӣ хориҷӣ ва ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонони тоҷик дар донишгоҳҳои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ баргузор мешавад. Аз ин рӯ, хонадагону доктлабони тоҷикро мебояд аз имконияти мавҷуда самаранок истифода бурда, барои омӯзиши илму дониш ва азхудкунии касбу ҳунар саъюю кӯшиш намоянд.

Имкон барои таҳсил
дар хориҷи кишвар

Намоишгоҳи мазкур барои шиносии пурраи наврастони ҷавонони кишвар бо дастоварду имкониятҳои мактабҳои олиӣ ҷаҳон, ҷалби бештари ҷавонони тоҷик ба ин муассисаҳо, дар риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, техникаӣ ва технологияҳои иттилоотии муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ фаро гирифтани ҷавонони мамлакат ва ба ин васила, омода намудани мутахассисони варзида ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, инчунин, фароҳам намудани шароит барои густариши ҳамкориҳои муассисаҳои таҳсилоти олиӣ касбии ҷумҳурӣ бо муассисаҳои таълимии давлатҳои хориҷӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат мусоидат

менамояд.

Фестивал - намоишгоҳи мазкур аз 14 то 18 апрели соли 2025 дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Хатлон ва Суғд баргузор мегардад ва рӯзи аввал беш аз 6 ҳазор хонадагони донишҷӯён аз он дидан намуданд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар фестивал - намоишгоҳи мазкур 180 нафар намоёндогони 82 муассисаи таҳсилоти олии ва илми 13 давлати хориҷӣ, аз ҷумла, ИМА, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимоли, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Кипр, Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Малайзия, Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Беларус иштирок менамоянд.

Шинонидани дарахтон -
анъанаи неки ниёгон

Муовини вазири маориф ва илм Бадриддин Музаффарзода бо рафти таворабандии 30 гектар боғи ниҳолҳои ҳамешасабз, сояфкан ва мевадихандаи Вазорати маориф ва илм дар Ҷамоати деҳоти Чорякқорони ноҳия

Рӯдакӣ шинос шуд.

Бояд қайд намуд, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040» қабул гардид, ки тибқи он

дар марҳалаи якум солҳои 2025-2027 дар ҷумҳурӣ беш аз 10 миллион бех ниҳолу бутта шинонида мешавад.

Дар робита ба ин, соли 2025 аз ҷониби Вазорати маориф ва илм ва муассисаҳои тобеи он 50 ҳазор ниҳолҳои ҳамешасабз, сояфкан ва мевадихандаи шинонида мешавад. Айни замон атрофи боғи пурра таворабандӣ гардида, мунтазам дар самти нигоҳубини дарахтон ва қитъаи замини ҷудогардида вазорат чораҳои дахлдор менамоянд.

Бояд қайд кард, ки шинонидани дарахт, нигоҳубини ва парвариши он анъана ва суннати неки ниёгон ва барои табиат ғайрибаҳри буда, дар шароити тағйирёбии иқлим амри зарурӣ ба ҳисоб меравад.

Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илм

Спитамен:
бинои нави муассисаи
таълимӣ бунёд мешавад

Ба истиқболи 35-солагии Истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Спитамен бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №19 сохта ба истифода дода мешавад.

Бинои мактаби мазкур ба талаботи замони муосир бунёд шуда, аз таҳхона ва се ошёна иборат буда, барои таълиму тарбияи 1224 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст.

Фармоншгари иншоот Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия Спитамен буда, бо саҳми шахсонӣ саховатманд, соҳибкорон ва ташаббуси кумитаи падару модарон бунёд мегардад.



▶▶ 19 АПРЕЛ – РҶЗИ ПОЙТАХТ

Пойтахти миллати соҳибтаҳт



ШАҲРИ БАХТУ САОДАТ

Аз файзу баракати соҳибистиклолии мамлакат, сиёсати созандаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарии оқилонаи Раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти Ватани мо дар радифи зеботарин шаҳрҳои олам ҷой гирифтааст. Дар ҳақиқат, имрӯзо пойтахти Тоҷикистон – Душанбе бо латофату назокату зебоии худ ба тамоми маънӣ диданӣ мебошад. Махсусан, қабои нави пойтахти нозанин дар чанд соли охир шоистаи таваҷҷуҳ мебошад.

СИМОИ МИЛЛИИ ПОЙТАХТ

Имрӯзо симои милливу тоҷиконаи шаҳри Душанбе диққати ҳар як сайёҳу меҳмони хориҷиро ҷалб карда метавонад. Биноҳои маъмуриву давлатӣ, марказҳои фарҳангиву таърихӣ, гулгашту хиёбонҳо, кӯчаву роҳравҳо ва умуман, ҳар як падидаи тозаи пойтахт дар чанд соли охир дар баробари ҳамоҳанг ва ҳамқадами замони будан руҳияву табиату унсурҳои миллии низ доранд. Тоҷикон дар гузашта дар ҳамаи аввалин шаҳрсозон буданд ва имрӯз санъати миллии меъмории халқи тоҷик дар ҳамаи иншооти бунёдшаванда ба назар гирифта мешаванд. Осорхонаву ёдгориҳои зиёди таърихӣ дар марказ ва ғушаву канорҳои зиёди пойтахт бо ҳастии худ аз асосати бузургии тоҷикон ҳикоят менамоянд.

ШАҲРИ БУНЁДКОРИҶОВУ СОЗАНДАГИҶО

Ягон пешрафту дастовард бидуни роҳбару роҳнамо ба даст намеояд ва муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар давоми чанд соли роҳбарияшон Душанберо ба шаҳри бунёдкорихову созандагиҳо табдил дода тавонистанд. Бунёдкорихову ободихонӣ пойтахт намунаи бехтарин барои пешрафти дигар шаҳрҳои Тоҷикистон аст. Биноҳои осмонбӯси пойтахт, пеш аз ҳама, қомати баланду зебои пойтахти тоҷикон дар рӯи ҷаҳон гардидааст. Баландтарин парчам дар пойтахт чилва дошта, бузургии халқи тоҷикро нишон медиҳад. Бинои нави Парлумон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки чанде пештар ифтитоҳ ёфтанд, симои шаҳро пурчилотар карданд. Ифтихори ҳар яки мост, ки Душанбе дар баробари бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳон қарор гирифта, бо бунёдкорихонӣ босуръату рӯзафзун ҳаваси ҳазорон сайёҳро аз дигар бузургшаҳрҳои олам ба вучуд оварда метавонад.

БО ЗАВҚИ

БАЛАНДИ ЗЕБОПАРАСТӢ

Раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ завқи баланди зебопарастӣ доранд ва ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Аввалин гувоҳи анде-

шаи мазкур Душанбеи гулгӯш мебошад. Чун Душанбеи имрӯзаро бо гузашта қиёс менамоем, тафовут аз замин то ба осмон аст. Душанбеи имрӯза дар тарбияи завқи эстетикӣ ҳар як фард нақши баланду густарда дорад. Шакли зебои биноҳои истикомативу маъмурӣ, хиёбонҳову гулбоғҳои мунаққаш, ҳаракати нақлиёти мусофирбарӣ наву замонавӣ дар кӯчаҳои шаҳр, марказҳои диққатрабои хизматрасониҳои маишӣ фарҳангӣ ва ғайра ҳар бинандаро мафтун гардонида метавонанд. Чорабиниҳои зиёд дар самти пуртаровату зебо гардидани пойтахт ин як дарсест, ки ҷаҳони маънавии сокинони пойтахту меҳмонони онро бой мегардонад.

ПОЙТАХТИ ХУДШИНОСИҶО

Шаҳри Душанбе бо ҳама бузургии шахомати худ рамзи худшиносихонӣ милли ба шумор меравад. Танҳо як нигоҳ ба ободихову манзараҳои пойтахт барои ҳар як хурду бузургии кишвар дарси хештаншиносиро омӯхта метавонад. Кӯчаву хиёбонҳо ва ҳатто ноҳияҳои он номи фарзандони фарзонаи миллат (Рӯдакӣ, Сино, Фирдавӣ, Исмоили Сомонӣ, Шохмансур, Куруши Кабир ва ғ.)-ро доранд, ки аз ҷониби роҳбарияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дурбинона унвонгузорӣ гардидаанд. Ин, пеш аз ҳама, аз арҷгузори Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фарзандони миллати куҳанбунёди тоҷик шаҳодат медиҳад. Воқеан, шаҳри Душанбеи мо дар замони Истиклоли давлатӣ таҷассуми ҳувиату худшиносии миллии тамоми тоҷикони ҷаҳон гардидааст.

ҚАДАМҶОИ БУЗУРГОН

Душанбе қадамҷои маъруфтарин фарзандони фарзонаи миллат мебошад, ки онҳо замоне дар пешрафту шукуфони сарзамини мо ҳиссаи сазовор гузоштаанд. Барҳақ, Душанбе бузургтарин шахсиятҳоро дар оғуши худ парваридаву камол бахшидааст ва ин фарзандон дар муаррифиву пешрафти пойтахт нақши муассир гузоштаанд. Аз ин ҷост, ки бо ибтиқори Пешвои миллат маҳзанҳои бузургии илму маърифату таълим ва фарҳанг бо номи онҳо (С. Айни, М.Турсунзода, С. Улугзода, М.Осимӣ ва ғ.) гузошта шудаанд. Имрӯз пайкараву нимпайкараи онҳо аз рӯзҳои гузаштаи миллати тоҷик ҳикоят карда, дар тарбияву камолӣ маънавии шаҳрвандон нақш мегузоранд.

НУФУЗУ МАҚОМИ ҶАҲОНӢ

Пойтахти Тоҷикистон торафт ба маркази баргузори бузургтарин ҳамоишҳои сатҳи байналмилалӣ табдил меёбад. Ин ҷиҳат ба ду масъала саҳт алоқаманд аст:

1. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷо-

меани ҷаҳонӣ ҳамчун роҳбару шахсияти сулҳпарвару ваҳдатсоз эътироф менамоянд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷангу ихтилофи даҳшатноки шаҳрвандиро барҳам дода, миллатро сарчамъ намуданд. Сулҳро барқарор ва ваҳдати миллиро пойдор карданд. Ин аст, ки имрӯз ҳар як давлати ҷаҳон бо эътимоду боварӣ ба Душанбе ҳамчун ба як шаҳри сулҳу осоишта менигаранд. Душанбе имрӯз пойтахти яке аз амттарин кишварҳои ҷаҳон доништа мешавад.

2. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонӣ тавонистанд, ки тавачҷуҳи ҷомеаи башари ба муҳтамак тарин масъалаҳои глобалӣ ҷалб намоянд. Мушкilotи оби тоза ва пирияхҳо имрӯз аз бузургтарин хатар барои ҳаёти инсоният табдил ёфта истодааст. Дар асоси ташаббусҳои ҷаҳонӣ Тоҷикистон дар масъалаи обу иқлим ва пирияхҳо имрӯз аз дабири кулли СММ оғоз намуда, то саҳно нафар масъули созону ташкilotи байналмилалӣ дар доираи ҳамоишу нишастҳои сатҳи баланд ба Душанбе меоянд.

МАДАНИЯТИ ШАҲРДОРӢ

Басо гуворост, ки маданияти шаҳрдори шаҳрвандон дар чанд соли охир ба кулли тағйир ёфт. Хусну зебои шаҳр фаҳмишу дарки шаҳрвандонро дигар намуд. Хиёбонҳои шаҳр тозаву озода мебошанд ва сокинону меҳмонони пойтахт ба қадри ҳама ин зебоӣ мерасанд. Дар роҳу роҳравҳо партовхоро қариб, ки намебинем, ки ин далели муносибати оқилонаи шаҳрвандон мебошад. Қоидаҳои наонавишта дар поёи маърифат онҳоро водор менамоянд, ки нисбат ба тозагиву зебоӣ бетафовут набошанд. Яъне, ҳар як сокини пойтахт дар боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ва майдону гулгашту хиёбонҳо сайр намуда, дар тозаву обод нигоҳ доштани ин ҳама худро масъул медонад, ки инро маданияту маърифати шаҳрдорӣ мегӯянд.

РАМЗИ ВАҲДАТ

Душанбе аз ҳама лиҳоз маркази таҷаммуъ ва ваҳдати милли мебошад. Дар даҳсолаи аввали соҳибистиклолӣ пайкараи Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳри Душанбе яке аз аввалин рамзҳои ваҳдату худшиносии милли гардид. Агар бо талашҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даҳсолаи душвории солҳои навадум пайкараи Исмоили Сомонӣ чун нахустин намуна дар маркази шаҳр қад афрохта бошад, пас имрӯз «Майдони Истиклол»-и шаҳри Душанбе рамзи иттиҳоду ягонагии тамоми тоҷикони рӯи дунё гардидааст. Бо шарофати сиёсати инсондӯстонаву сулҳпарваронаи Пешвои миллат пойтахти ватанамон ба маркази дӯстиву рафокат табдил ёфтааст.

ШАҲРИ ИЛМУ МАЪРИФАТ

Пойтахти давлатамон шаҳри Душанбе аз аввалин рӯзҳои таъсисёбӣ маркази илму фарҳангу маърифат ба шумор меравад. Даврони Истиклол ба ин раванд суръати даҳҷанд бахшида тавонистааст. Имрӯз дар худуди шаҳри Душанбе 30 муассисаи тахсилоти олии амал менамояд, ки дар қиёс бо замони Шуравӣ хеле зиёд мебошад. Фельан беш аз 200 мактаби тахсилоти миёнаи умумиву гимназияҳову литсейҳо амал менамоянд, ки гувоҳи маркази бузургии илму маърифат будани пойтахт аст. Фаъолият доштани Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва даҳҳо марказҳои паҷуҳишӣ таҳқиқотӣ бо руҳияи миллии дар пойтахти кишвар нуфузу эътибори Душанберо баланд гардониданд. Душанбе ошнӣ парвози наврасту чавонони болаёқатест, ки ба куллаҳои баланди орзуву умедҳо боли парвоз кушодаанд. Барҳақ, Душанбе пойтахти миллати соҳибтаҳтест, ки ормонҳои ҳазорсоларо дар худ таҷассум кардааст.

*Бахтиёрӣ ҚУТБИДДИН,
доктори илми филология, декани
факултети журналистикаи ДМТ*

ДУШАНБЕ

Дар миёни кӯхсорони баланд
Ҳаст шаҳре нозанину дилписанд.
Ҳаст шаҳре – пойтахти тоҷикон,
Посдори фарри халқи сарбаланд.

Ҳамчу вориси Бухоро гашт он,
Ҳомие бар ҳастии мо гашт он.
Чорае бар хиттаи садпора шуд,
Дар дилу дар дидаҳо ҷо гашт он.

Шаъну шони тоҷиконро ҳифз кард,
Руху ҷони тоҷиконро ҳифз кард.
Дӯстонро дар канораш ҷой дод,
Нухбағони тоҷиконро ҳифз кард.

Аҳди Истиклол чун омад паид,
Бар Душанбе эътибори нав расид.
Шухраташ рӯи ҷаҳонро
фатҳ кард,
Гашт гӯё боз як шаҳри чаид.

Ин замони ин шаҳр фаҳри тоҷикон,
Ҳастии озодагонро посбон.
Посдори ваҳдату сулҳу шараф,
Месазад хонем онро қаҳрамон.

Дар назар пурчилва монанди
ливост,
Сулҳхоҳони ҷаҳонро муттақост.
Пойтахти нурбори тоҷикон
Пешрав бо азми неки Пешвост.

ҲАФТ ДУБАЙӢ

Душанбе – ҳастии моро гувоҳе,
Ба кулли тоҷикон пушту паноҳе.
Бувад поянда то ин шаҳри зебо,
Намонад тоҷикон бе тақягоҳе.

Душанбе баҳри мо қалби диёр аст,
«Ба пеш, эй пойтахт!»-моро
шиор аст.

Тани мо бе Душанбе наҳли хушке,
Дили мо бе Душанбе бемадор аст.

Аҷаб фарҳундамаъвой, Душанбе!
Ба қалбу дидаҳо ҷойӣ, Душанбе!
Агар бошем дар Парижу Маскав,
Ту дар пеши назарҳои, Душанбе.

Душанбе шаҳори тоҷикон аст,
Нишони иқтидори тоҷикон аст.
Зи таърихи ҳаводисрези миллат
Ҳамин шаҳри ҷаҳонро нишон аст.

Қадамҷои бузургонӣ, Душанбе,
Нишоне аз Хуросонӣ, Душанбе.
Ту имрӯзи пур аз бахту саодат,
Ту фардои дурахшонӣ, Душанбе.

Ба ҳар азме ту тадбирам,
Душанбе,
Дилоротар зи тафсирам, Душанбе.
Ба мисли модари ҷонпарвари хеш
Туро оғуш мегирам, Душанбе.

Ту рӯзи равшани бар миллати мо,
Фурузонгулҳанӣ бар миллати мо.
Душанбе, дар барат осуда ҳастем,
Ба сони ҷавшани бар миллати мо.

ДУ РУБОӢ

Дар ҳисори кӯхсорӣ, пойтахт,
Фаҳри халқи тоҷдорӣ, пойтахт.
Шаҳри гулрезӣ саршори тараб,
Зарсиришту зарнисорӣ, пойтахт.

Бе нигоре сайри гулҳо мушқил аст,
Бе навое базми воло мушқил аст.
Бе муҳаббат зиндагонӣ ҳеч, ҳеч,
Бе Душанбе будани мо

мушқил аст.

Абдурауф МУРОДӢ

ХЕШТАНШИНОСӢ

Дар замони ҷаҳонишавӣ падидаҳои номатлуб, ба монанди экстремизм, терроризм, радикализм, фундаментализм ва созмонёбии ҳизбу ҳаракатҳои динӣ-ифротгароии барои суботу амнияти ҷомеа хатарафзо авзои сиёсии сайёраро ноором карда, ҳаёти осоиштаи мардумро зери хатар мегузоранд.

Имрӯз яке аз ҷинойтҳои, ки ба асосҳои сохтори конститусионӣ ва амнияти давлат хавфи ҷиддӣ ба миён меорад, ҷинойтҳои хусусияти террористӣ ва экстремистидошта мебошад. Аз таҳдиди ин зухурот тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар канор буда наметавонад, зеро ин ҷараёни хатарзо ба несту нобуд кардани халқиятҳо, миллатҳо ва давлатҳо сабаб мешавад.

Ин падидаи номатлуб дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, сарфи назар аз тадбирҳои солҳои охир дар бахши мубориза бо терроризм андешидашуда, таҳдиди амалҳои нави террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст.

Мубориза бо ифротгароӣ – вазифаи аҳли ҷомеа



Маънои аслии экстремизм бошад (аз калимаи фаронсавии «extremism» ва латинии «extremus» гирифта шудааст), ифротгароӣ, тундравӣ, фикру андешаҳо ва амалҳои тундравона, аз ҳадду андоза гузаштан мебошад. Афзоиши ҷинойтҳои хусусияти экс-

тремистӣ ва террористидошта ба вусъат ёфтани терроризми байналмилалӣ, фаъолшавии унсурҳои тундраву ифротгаро, ҷалби ҷавонон ба сафи созмонҳои экстремистиву террористӣ мусоидат менамояд.

Терроризм ва экстремизм имрӯзҳо

хусусияти байналмилалиро касб кардааст, ки абарқудратҳо ба воситаи он манфиатҳои миллию давлатиашонро ҳимоя мекунанд ва яке аз зухуроти номатлуби замони муосир ба шумор рафта, мубориза бар зидди он қарзи ҳар як инсон мебошад.

Воқеан, бар асари амалҳои террористӣ дар бисёр мамлаки дунё одамони бегуноҳ ба ҳалокат расида, шаҳру деҳот ва ёдгориҳои беназири таърихӣ хароб мегарданд. Зарари ба иқтисодиёти кишварҳо расонидашуда ба садҳо миллиард доллар баробар мешавад. Идомаи ин зухуроти номатлуб аз ҳар ҷиҳат хатарро дар пай дошта, на фақат боиси афзоиши таҳдиду хатарҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, амниятӣ ва башариву фарҳангӣ, балки сабаби хурӯчу афзоиши ҳар гуна бемориҳои сироятӣ дар тамоми минтақаҳои олам гардида, солимии ҷомеаро зери суол мебарад.

Аслан, гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ аз ҳолатҳои ногувор ва вазъи нохуби ин ё он давлатҳо истифода намуда, бештар фаъол мегарданд.

Ҳар як узви ҷомеаро зарур аст, ки аз оқибатҳои нангини ин зухурот бо-хабар бошад ва бар зидди терроризму ифротгароӣ муқовимат намояд.

М. МАЛЛАЕВ,
омӯзгори таъриху ҳуқуқи
МТМУ №1-и ноҳияи Айни

Зухуроти номатлуб

Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳсолаҳост, ки бо эъзори давлати озоду обод, демокративу ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона пеш меравад. Фазаи сулҳу суботи комил, оромиву осудагӣ ва ваҳдати миллӣ дар қаламрави мамлакат аз тарафи шаҳрвандон бо шукргузориву қаноатмандӣ қабул гардидааст. Вале дар ҷомеа ҳастанд, афроде, ки ин ҳамаро ноҳиди гирифта, бо роҳи содир намудани хиёнату ҷинойт вазъияти ҷамъиятиро ноором сохтани мешаванд. Дар охири қарни XX ва ибтидои қарни XXI инсоният ба хатари ҷиддӣ, мисли ифротгароӣ ва терроризм рӯ ба рӯ шуд, ки ба бақои одаму олам таҳдид мекунанд.



Албатта, сухани онҳое, ки мегӯянд ифротгароӣ ва терроризм инсониятро дар тамоми ғули таърих ҳамроҳӣ намудаанд, беасос нест. Воқеан, решаҳои ин аъмоли зишт хеле қуқур мебошанд. Ҳоло касе гуфта наметавонад, ки якумин амалиёти террористӣ қай, дар қучо ва бо кадом мақсад сар задааст.

Дар аҳди қадим, асрҳои миёна ва давраи нав ҳам одамони алоҳида ва ҳам гурӯҳҳои муташаккили сиёсӣ мазҳабие буданд, ки ба воситаи тарсонидани даҳшатофаринӣ мехостанд мақсадҳои худро ба дигарон бор кунанд. Зимни ин одамони бегуноҳ қурбон мешуданд.

Дар охири қарни гузашта ва ибтидои садаи нав амалҳои ифротгароӣ ва террористӣ бештар характери сиёсӣ гирифтанд, доираи фаъолияти террористон хеле васеъ гардид. Бо инкишофи техника ва технология шакли намуноҳои нави амалҳои террористӣ ба вуҷуд омаданд, ки аз рӯи иқтидорӣ харобиовариашон ба амалиёти қалони ҷангӣ шабоҳат до-ранд.

Дар замони мо, ки пур аз тазод, мушқилот, ихтилофу зиддиятҳо, доир ба афзудан ва гу-стариши экстремизм, фундаментализм, терро-ризм ва дигар зухуроти падидаҳои номатлубу

хатарафзо зиёд ҳарф мезананд ва менависанд.

Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои тундравӣ аст. Ин амалу зухурот метавонад дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон – дар дин, сиёсат, идеология, илм ва ҳатто дар варзиш ба миён ояд. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни яке аз суҳанронихояшон зикр кардаанд: «Мутаасифона, дар олами ислом равияҳои низ арзи вучуд кардаанд, ки баъзе амалҳои тундравона ба фитнакориву тафриқаандозӣ равона гардидаанд. Ин ба моҳияти дини мубини ислом муқолиф аст ва ба он иснод меорад».

Дар замони мо шахсоне, ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳои ҳастанд, ки кӯшиш менамоянд, мақсаду маром, ғояву андеша, афкор ва нақшаҳои худро бо ҳар роҳу васила ва ҳатто бо амалҳои тундравона амалӣ созанд. Ба ақидаи аксари муҳаққиқону сиёсатшиносон ва рӯзноманигорон, экстремизм бештар аз ҳама дар соҳаи дин ба назар мерасад ва ин зухурот дар тамоми ғушаву қанори сайёраи мо ба амал меояд.

Дар кишвар Стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст.

Стратегияи мазкур самтҳои асосии сиёсати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муқовимат бо экстремизм ва терроризм муайян намуда, вазифаҳои мақомоти давлатиро ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои ба экстремизм ва терроризм мусоидаткунанда мушаххас менамояд.

Имрӯз Тоҷикистони соҳибистиклол дар ҷаҳон мавқеи шоистаи худро ёфта, ҳамчун як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудааст ва пайвасти рушд меёбад. Ин барои баъзе қувваҳои зишти дохилию берунӣ писанд нест. Онҳо мехоҳанд, ки ҷомеаи мо ноором бошад ва аз ин рӯ, ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои бегонаро дастгирӣ менамоянд. Мо бояд хушёр бошем, дар атрофи Сарвари давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон муттаҳид гардида, худшиносӣ ва гурури миллимонро баланд бардорем, Ватанамонро, ки Тоҷикистон ном дорад, ҳифз намоем ва обод созем. Парчами ваҳдати миллиро ҳамеша боло бардорем.

Саиданвар УМАРОВ,
Фарҳодҷон СИРОҶОВ,
муаллимонии кафедраи химияи умумӣ
ва методикаи таълими ДДХ
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров

Терроризм яке аз бузургтарин таҳдидҳои замони муосир бар зидди ҳаёти осоиштаву ором ва фазаи сулҳу суботи мо мебошад. Террор воситаи асосӣ ва паҳнгарии таърихӣ ба шумор меравад, ки сабаби ноамнӣ ва нооромии рӯзгор гаишта, халқро ба тарсу ваҳм меандозад.

Терроризм - бузургтарин таҳдиди замони муосир

Сабаби пайдоиш ва паҳн гардидани аз ривочи ин гуна падидаҳои номатлуб беҳабар будан аз маърифати ҳуқуқӣ ва сатҳи пасти худшиносӣ, таълиму тарбияи нокифояи иддае аз ҷавонон арзёбӣ мешавад. Ин ҳолат боиси шомил шудани онҳо ба гурӯҳҳои ифротгаро ва ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷой мегардад.

Мақсад ва ҳадафи асосии террористон вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳоли ва несту нобуд кардани фарҳанг, илму маърифат ва таҳдид ба ҳастии инсоният мебошад. Таҳлилҳо собит менамоянд, ки амалҳои анҷомдодаи террористону экстремистон бештар ба дину мазҳаб робита дошта, рушди илму техника ва пешрафти инсониятро инкор мекунанд.

Имрӯз бархе динро ба рӯи худ никоҳ карда, ба қатлу қуштор, талаву тороч, ваҳшонияту даҳшат даст мезананд, ки номи дини Ислом дар ин миёна ба бадномӣ гирифта мешавад. Террористон барои амалӣ гардонидани фикру ақидаҳои вайрон ба дур аз инсонии худ ба ҳамаи қор кодиранд ва ҳамаи ҷораву роҳро меандешанд, то ҷавонони ноогоҳро ба сафи хеш пайванданд. Мусаллам аст, ки терроризм ва экстремизм аз зухуроти номатлубтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор рафта, боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуше мегардад.

Ҳамаи ин воқеаҳо ҳаводис ва рӯйдодҳо ҳақиқатеро таъкид менамоянд, ки мушқилоти аср ва таҳдидҳои нав ба тамаддуни башарӣ мунтазам афзоиш ёфта, амнияти давлатҳои хурду бузурги олам ва ҳатто тақдирҳои тамоми аҳли башарро ба хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ сохтаанд. Ин ҳодисаҳо бори дигар исбот намуданд, ки терроризм ва экстремизм, чун вабои аср хатари глобалии ҷиддӣ буда, як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини сайёра аст.

Дар ҷунин вазъият ҳар як фарди соҳибмаълумоту соҳибқадр ва соҳибмаърифат ва ҳосатан, падару модарро масъулияти азим мебо-яд, зеро аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намудан дар тарбияи насли наврас ва ҷавонон яке аз омилҳои мубориза бар зидди падидаи нанговари ҷомеаи имрӯза-терроризм ва ифротгароӣ маҳсуб меёбад. Пешвои миллат, Президенти кишвар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ин масъала, ки дарди рӯз мебошад, ҷунин иброз доштаанд: «Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст».

Ҳар яки мо метавонем дар мубориза бар зидди терроризм саҳми босазои хешро гузошта бошем. Моро мебояд хушёрӣ ва зиракии сиёсӣ хешро аз даст надода, ба фитнаву ваъдаҳои бардурӯғи хиёнаткорон ғуш надихем ва дар ҳолати рӯ ба рӯ шудан бо ашхоси шубҳанокӯ ақидаҳои разилонадошта, ба мақомоти дахлдори маҳаламон хабар диҳем.

Терроризм як таҳдиди ҷаҳонӣ аст, ки танҳо бо кӯшишҳои муш-тарақ ва ҳамоҳангшуда метавон онро мағлуб кард. Мо бояд дар ҳар ҳолате муттаҳид бошем ва дар мубориза бар зидди ин амали номатлубу зишт ба мисли панҷаҳои як мушт ва шохаҳои як дарахт устувор бошем. Танҳо бо ин роҳ мо метавонем зиндагиву ҳаётро барои худ ва наслҳои оянда беҳатар ва осоишта гардонем.

Иқбол ҲОМИДОВ, омӯзгор

МУҚАДДАСОТ

Рукни асосии миллат



22-юми июли соли 1996 зарурати тасвиби «Қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ»-ро муҳим шумориданд ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3-юми сентябри соли 1998 «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» бо тағйироти нав тасдиқ гардид. То кунун ба «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» чанд бор тағйирот ворид гардид, ки ин аз тавачҷуҳи рӯзафзунӣ Роҳбари давлат ба арзишҳои миллии шаҳодат медиҳад. Ҳамчунин, таъсиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои мустақам гардидани пояҳои забони миллии имконоти бештарро фароҳам овард. Барномаву стратегияи рушди забони давлатӣ дар кишвар низ ба хотири устувории мавқеи забон ба тасвиб расидаанд ки бозгӯи ин маънист.

Сурайё НУРОВА,
ҷонишини директори
МТМУ №67-и
ноҳияи Рӯдакӣ

Забони тавонманди тоҷикӣ бо шевоӣ, равоӣ, устуворӣ ва имконоти калимасозӣ дар баробари забонҳои кудратманди олам ҷойгоҳи намоён дошта, ҳамеша дар ҳоли рушд аст.

Бояд эътироф кард, ки забони тоҷикӣ дар замиони соҳибистиклолии ҷумҳурӣ ба марҳалаи нави рушд ворид гардид. Муҳити созгор ва дастгириву тadbирандешиҳои судманди Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконоти реша густурдани забони тоҷикиро бо пайгирии асолати таърихӣ хеш таъмин намуд. Махсусан, ба роҳ мондани низо-

ми коргузори мамлакат ва тасвиби асноди тоҷикии ба ҳадди ниҳой аз иқтибос оӣ тавассути забони давлатӣ инъикоси тавачҷуҳпазирӣ ба забон мебошад. Президенти кишвар дар суҳанрониҳои хеш пайваста таъкид менамоянд, ки ҳоло дар замиони соҳибистиклолии кишвар марҳалаи ҷадиди рушди забони тоҷикӣ оғоз гардидааст. Дар ҳақиқат, забони тоҷикӣ ба сифати забони милливу давлатӣ вазифаи худро ба таври комил иҷро менамояд. Аз ин ҷост, ки Президенти кишвар арҷгузори ба забонро муҳимтарин вазифаи шахрвандӣ медонанд. Ҳанӯз

ПОСИ ХОТИР

Барои ҳар кас Ватан аз деҳааш сар мешавад. Қаратоғ то соли 1924 деҳа ва шомили тумани Қаратоғ буд. То соли 1927 ба ноҳияи Қаратоғ (вилояти Ҳисор) ва то соли 1959 ба ноҳияи Шаҳринав мансубият дошт. Аз соли 1959 ноҳияи Регар, ки ҳоло он шаҳри Турсунзода номгузори шудааст.

Ба гуфти яке аз шарикдорони устод Мирзо Турсунзода, шодравон Иброҳим Азим, дар мактаби кӯхнаву нави Қаратоғ мо - чор нафар банди, Мирзочон, Раҳими Ҷӯшонӣ ва Муҳаммад Имомов дӯстони ҷонӣ будем. Мирзочон зехни бурро ва ҳофизаи кавӣ дошт. Уро дар давраи мактабҳои хама «Мирзочон» садо мемекарданд.

Устод Мирзо Турсунзода писари усто Турсунӣ ҷӯбтарош деҳаи азизи худ - Қаратоғи бостониро аз дилу ҷон дӯст медошт. Ӯ бо аҳли деҳаи худ робитаи доимӣ доштааст. Ҳангоме ки аз сафарҳо ва корҳои давлатӣ фориғ мегаштааст, ҳатман ба Қаратоғ баҳри дидорбинии дӯстон меомадааст. Ҳар омадани ӯ барои ҳамдеҳагон идро мемонд. Ҳамон рӯз дар деҳа шодио хурсандӣ баргузор мегашт. Барои шоир ҳам ҷои шодӣ ва манбаи хурсандиҳои беинтиҳо будааст он рӯз.

Шоир Мирзо Турсунзода шаби сербориши фасли зимистон ба зодгоҳи худ меояд. Ӯ ба деҳа пиёда ва хаста шуда мерасад, чунки мошинаш дар вақти гузаштан аз дарёи Қаратоғ, ки он шаб об аз соҳил баромада буд, вайрон мешавад. Ҳамдеҳагон шоири худ ва вақили мардумӣ дар Шурои Олии Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистиро меҳмон карда, хона ба хона бурда зиёфат медиҳанд ва аз ӯ дар бораи сафарҳо дар шаҳрҳои Пекину Париж ва Деҳливу Варшава хикояҳо мешунаванд.

Вақте ки устод Мирзо Турсунзода ба марказ, яъне, шаҳри Душанбе (он вақт Сталинобод) равон шуд, аз колхозчиёну ҳамдеҳагонаш пурсон мешавад, ки чӣ эҳтиёҷ доранд, ба онҳо вай чӣ гуна ёрӣ бояд расонад.

Ҳар кадоми онҳо метавонистанд илтимоси шахсие арз кунанд, вале хама ба як овоз факат як чиз илтимос мекунанд: «Деҳаи мо маркази район, ҳатто, маркази колхоз (он вақт ҷамоатҳо набуданд) ҳам нест. Як макта-

би ҳафтсола дорем, ки бинои он хеле кӯхнаву фарсуда аст ва кӯдакони мо дар хучраҳои Афғонбой (савдогари калони маҳаллии он-давра, ки ҳавлии калон доштааст ва рӯйи ҳавлии вай бо ҳонаҷаҳои сангине, ки ба хучраҳои мадраса монандӣ доштанд, ихота шудааст ва дар ин ҳонаҷаҳо меҳмонони савдогар манзил мекарданд. Дар ҳамон давра ин ҳавлӣ мактаби ҳафтсола шудааст ва дар



Мактаби устод Турсунзода

хучраҳо муаллимони мактаб зиндагӣ мекардаанд), меҳмонанд. Мо аз шумо, депутати худ, илтимос менамоем, ки барои сохтани мактаби даҳсола ёрӣ расонед!»

Шоир илтимосу хоҳиши ҳамдеҳагонашро ба ҳукумати ҷумҳурӣ арз менамояд. Ҳукумат пешниҳоди халқ ва вақилро ба назар гирифта, қарор медиҳад, ки тобистони ҳамон сол дар Қаратоғ мактаб сохта шавад. Давлат барои сохтмони мактаб 340 000 сӯм харҷ намуда, онро месозад.

- Устод Мирзо Турсунзода ҳамчун шоири машҳур ва ходими намоёни давлатию ҷамъиятӣ обрӯю нуфузи калон дошт. Ӯ бо ҷаҳонбинии васеъ ва диди фароҳу беҳамтои хеш дар ҳалли бисёр масъалаҳои мубрами давр мусондаст намудааст.

Ҳамин тавр, шоири машҳури миллат, устод Мирзо Турсунзода дар тарбияи адибони ҷавон, нашри осори классикони тоҷик ва муаррифии миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон сахми бузург гузоштааст.

Фирдавс ОДИНАЕВ,
узви ИҶТ

ЗАБОНОМЎЗӢ

Муҳовараи мухтасари забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ

(Барои омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 5-11), устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, олии касбӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм)

Тоҷикӣ	Русӣ	Англисӣ	Ово-навишт
МУБОДИЛАИ АСЪОР - ОБМЕН ВОЛЮТ - CURRENCY EXCHANGE			
Ман мехоҳам ин расидро нақд кунам.	Я бы хотел обналчить этот чек	I would like to cash this cheque	[aɪ wʊd laɪk tu: kæʃ ðɪs ʃeɪk]
Метавонед ба ин расид имзо гузored?	Не могли бы Вы, пожалуйста, поставить подпись на	Could you please sign this cheque?	[kʊd ju: pli:z sɑm ðɪs ʃeɪk]
Бо кадом намуд асър пулҳоятонро диҳам?	Какими купюраами Вам выдать деньги?	How do you want your money?	[hɑʊ du: ju: wɒnt jɔ: 'mʌni]
Мехостам суратҳисоби амонатӣ кушоям.	Я бы хотел открыть сберегательный счет.	I would like to open a savings account.	[aɪ wʊd laɪk tu: 'əʊpən ə 'seɪvɪŋz ə 'kaʊnt]
Метавонед ин пулро иваз намоед?	Не могли бы Вы, разменять эту банкноту?	Could you change this note?	[kʊd ju: ʃeɪmɛdʒ ðɪs nəʊt]
Шумо мехоҳед маблағатонро бо пулҳои калон ё пулҳои хурд гиред?	Вы бы хотели получить деньги крупными или мелкими купюраами?	Would you prefer your money in large or small notes?	[wʊd ju: pri:'fɜ: jɔ: 'mʌni ɪn lɑ:ɔ: ə: smɔ:l nəʊts]
Нуктаи наздиктарини мубодилаи арз дар кучо ҷойгир аст?	Где находится ближайший обменный пункт?	Where is the closest exchange office?	[wɛəɪz ðə 'kleɪsɪst ɪks'ʃeɪmɛdʒ 'ɔfɪs]
Оё асърори хориҷиро дар ин чо иваз кардан мумкин аст?	Можно ли здесь обменять иностранную валюту?	Do you exchange foreign currency here?	[du: ju: ɪks'ʃeɪmɛdʒ 'fɔrɪn 'kʌrənsɪ hɪə]
Бале, мумкин.	Да	Yes, we do.	[jes, wi: du:]
Подоши хизмат чӣ қадар?	Каков размер комиссионных?	How much is the commission?	[hɑʊ mʌʃ ɪz ðə kə'mɪʃn?]
Шумо фунт стерлинг/доллари ИМА - ро иваз мекунад?	Меняете ли вы здесь фунты стерлингов/американские доллары?	Do you change pound Sterling/US Dollar here?	[du: ju: ʃeɪmɛdʒ paʊnd 'stɜ:lɪŋ/ ju: 'es 'dɒlə hɪə]
Чӣ қадар маблағро хоҳиши иваз кардан доред?	Сколько Вы желали бы обменять?	How much would you like to exchange?	[hɑʊ mʌʃ wʊd ju: laɪk tu: ɪks'ʃeɪmɛdʒ]
Як фунт стерлинг / доллари амрикой бо пули миллии чӣ қадар арзиш дорад?	Сколько стоит один фунт стерлингов/американский доллар?	How much is one-pound Sterling/US Dollar in local currency?	[hɑʊ mʌʃ ɪz wʌn-paʊnd 'stɜ:lɪŋ/ju: 'es 'dɒlə ɪn 'ləʊkəl 'kʌrənsɪ]
Мумкин аст, шиносномаатонро бинам.	Могу ли я посмотреть ваш паспорт, пожалуйста?	May I see your passport, please?	[meɪ aɪ si: jɔ: 'pɑ:spɔ:t, pli:z]
Оё Шумо боз ягон хучҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият доред?	Есть ли у Вас какие-либо другие удостоверяющие личность документы?	Do you have any other identification paper?	[du: ju: hæv 'eni 'ʌðər aɪ dɛntɪfɪ'keɪʃn 'peɪpə]
Мумкин аст корти бонкӣ ва шиносномаатонро бинам.	Могу я посмотреть Вашу банковскую карту и паспорт, пожалуйста?	May I see your bank card and your passport please?	[meɪ aɪ si: jɔ: bæŋk kɑ:d ænd jɔ: 'pɑ:spɔ:t pli:z]
ОСОРХОНА - МУЗЕЙ - MUSEUM			
Осорхона дар кучо ҷойгир аст?	Где находится музей?	Где находится музей?	[wɛəɪz ðə mju: 'zi:əm]
Оё осорхона имрӯз фаъолият мекунад?	Музей работает сегодня?	Is the museum open today?	[ɪz ðə mju: 'zi:əm 'əʊpən tə 'deɪ]

(Давом дорад)

ФУРҶИ СУБҶИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ

Дар кишвари мо аллакай марҳалаи аввали соли ҳафтуми озмун ё сабқати китобхонӣ бо унвони «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» оғоз шудааст. Дар ин озмун муътабар аз хонандаи синфи якум то бознишастаҳо ширкат мекунад ва қабл аз суолу ҷавоб бо доварон (чи дар марҳалаи аввал ва чи дар давраи чаҳорум ё ниҳой) як номгӯӣ мукаммали китобҳои хондашонро ба доварон пешниҳод мекунад.

Дар ин рӯйхат осори зиёде аз адабиюни равияҳои гуногун (хоҳ вуқуънигорӣ бошад ва хоҳ сирф тахайюлӣ) пешниҳод мешавад ва ҳамин рӯйхат нишондиҳандаи асосии завқи китобхонии ҳар ширкаткунандаи ин сабқат аст: аз рӯйи ҳамин номгӯӣ китобҳои мутолиашуда фаҳмидан мумкин аст, ки завқи ин ё он одам то кучо инкишофида ва ё дар сатҳи поин қарор дорад.

Завқ яке аз панҷ унсурҳои фитрати инсонист, ки дар дидан ва маърифат карда тавонистани арзиш ва зебоҳои каломии хунари нақши муҳим мебозад. Дигар унсурҳои фитрати одамай хис, тахайюл, заковат ва ҳофиза мебошанд. Дар ин панҷгона завқ аз он ҷиҳат авлабият дорад, ки дар ҳар падидае зебоӣ ва маъноро мебинад ва инсонро барои дарёфти ҳақиқатҳо ва ҳам арзишҳои эстетикӣ осори бадеӣ раҳнамоӣ мекунад.

Бояд таъкид кард, ки барои ташаққул ёфтани завқи зарурӣ таҷрибаи тӯлонии китобхонӣ зарур аст: ҳар қадар инсон бештар китоб хонад ва ба дигар шоҳаҳои хунаро, аз ҷумла, театр, синамо, манзаранигорӣ, мусиқӣ ва ғайра дилбастагӣ пайдо кунад, завқи ӯ бештар тақомул меёбад ва нисбат ба ҳар асари хунари андешаи худро гуфта метавонад. Барои идомаи суҳбат аввал бояд фаҳмид, ки худ завқ чист ва сарчашмаҳои пайдоишу равнаки он дар тинати инсон ҷиҳа буда метавонанд.

Аз давроне, ки бори аввал Арасту эҷоди бадеиро ҳамчун чараёни маърифат баҳо дода, осори хунариро маҳсули муҳокот ё тақлиди зиндагӣ ва олами ашёи табиат гуфт, беш аз ду ҳазор сол сипарӣ шуд. Муҳимтарин усулу принципҳои шинохти каломии бадеӣ, ки ин файласуфи дунёи қадим дар «Поэтика»-аш манзур кард, аз қабилҳои моҳияти зебоӣ, таъсири қалби асари хунари, тарзи тасвир, табиати ашёи тасвири шеър ва фазилати он ва ғайра, то кунун арзиши бунёдӣ ҳешро аз даст надодаанд, ба ҷуз назарияи муҳокот, ки аз қарни XVIII ба ин сӯ ба танқиди шадиде аз ҷониби дигар файласуфону донишмандони эстетика, махсусан, Георг Гегел ва Иммануил Кант дучор омад.

Ин бори нахуст буд, ки Арасту аз раваннаи фаҳму дарки эстетикӣ олами хунаро мафҳуми бунёдӣ он – зебоиро дар худ шакли ашё ва тартиби мавқеъгирии онро ба мушоҳидаи гирифт ва баръакси устодаш Афлотун, ки функцияи маърифатии хунаро инкор намуда, онро нусхаи вайроншудаи дунёи идеяҳо медонист, чунин мешуморид, ки маҳз асари хунари ба одамон барои шинохти дурусти зиндагӣ кумак мекунад. Аммо муҳокоти Арасту на тақлиди маҳз, балки маъноӣ чамбаст ва тахайюлӣ бадеиро дошт, ҷунонкӣ худ мутафаккири гуфта: «Вазифаи шоир дар бораи амри воқеъ не, балки дар бораи он чи метавонист ба вуқӯ пайвандад, дар бораи имкон аз рӯйи эҳтимол ё зарурат хикоят кардан аст».


Аммо, тавре ки ишора шуд, ин назария дар даврони нав ба нақди ҷиддӣ дучор омад, ба он далел, ки вобастагии саҳти муаллифи асарро аз ашёи

муҳокотшуда ба вучуд меовард ва аз дигар тараф, муаллиф ҳамчун субъекти бетараф мавқеъ гирифта, ҳислати чамбасткунонӣ ва арзишдовари маърифати бадеӣ сарфи назар мешуд.

Гегел чунин меҳисобид, ки хунаро, дин ва фалсафа як муандарича (ҳадафи ниҳонии зисти инсонро) доранд, тафовут дар шакли ошкор намудан ва дарки ин мазмун аст ва навъи аввали ин худшоркунӣ идея шакли эстетикӣ маърифат ё худ хунаро буда метавонад. Осори хунари баробари он ки ҳамчун василаи ҳаловату кайфият, орои зиндагии маънавий хидмат мекунад, инчунин, яке аз воситаҳои шинохти «кадру ман-

Аз ин равияҳои маълуми маъруф дар асрҳои XX ва XXI сохторшиносӣ ва ё ба таъбири дигар – шаклшиносӣ (структурализм) самарайи нек дар таҳқиқи асрори каломии бадеӣ, чи дар адабу фарҳанги Ғарб ва чи дар Шарқ, бавижа, дар Эрон (ба фарзи мисол, асарҳои таҳқиқи Қадмалии Сарромӣ «Аз ранги гул то ранҷи хор. Шаклшиносии достонҳои «Шоҳнома», Техрон, 1348) ба бор овардааст.

Аз нигоҳи ҳикмати хунаро ё эстетика чараёни эҷодӣ се унсурҳои муҳим дорад: якум, объекти инъикос, дуюм, субъекте, ки объектро ба тасвир меград, яъне, эҷодкор ва сеюм, хонанда ва ё



Бори нахуст ба маъноӣ эстетикӣ истилоҳи завқро (gusto) мутафаккири испаниягӣ Балтасар Грасиан дар рисолаи «Ҳотифе дар чайб» соли 1646 ҳамчун навъе аз қобилиятҳои маърифати инсонӣ, махсус барои дарки зебоӣ дар осори санъат истифода кардааст. Назарияи дигари маъруф Батё дар рисолаи «Хунароҳои нафиса, ки ба принсипи ягона тобеият доранд» (1746) онро принсипи ягона дар муҳокоти вижаи бадеии табиат мешуморад. Завқ аз назари ин олим, «неруи фитрии инсон буда, ба интеллект (ақл) шабеҳ аст, агар интеллект ба кашфи ҳақиқат машғул бошад, пас завқ ба зебоии ҳамон ҳақиқатҳо ва ашё майл дорад».

Ҳамин гуна, завқ аввалан, барои таълифи шоҳкорҳои санъат кумак мекунад, баъдан барои дуруст маърифат кардани ҳар гуна осори хунари воситаи асосист. Аз назари мутафаккири бузурги Фаронсаи аҳди маорифпарварӣ Волтер, ки дар мақолаи бузургаш дар «Энциклопедия» (1757) нашр шудааст, завқ маҳак ё меъёри ҳассосияти инсон ба зебоӣ вуқӯи зиштӣ, хусну кубҳи олами хунаро мебошад. Завқ як навъ сарҳабори баррасиву муҳокимаи ҷиҳати арҷ гузоштан ва ё маҳкум намудани ин ё он асари хунарист. «Шумораи хеле ками касоне, ки ба нақди осори санъат саруқор доранд, дорони завқи ҳақиқӣ ва бисёр нозуку беғалатанд. Танҳо ба онҳо зими маърифати асари хунари эҳсосоте ёр мешавад, ки шахсони ноогоҳ аз он дарак намеёбанд».

Равоншинос ва файласуф Давид Юм дар боби завқи бадеӣ очерки маҳсус – «Оид ба меъёри завқ»-ро (1739-1740) таълиф карда, ба ин масъала аз мавқеи умумиэстетикӣ наздик шудааст. Аз нигоҳи ӯ, завқ қобилияти гузоштани тафовут миёни зебоӣ вуқӯи зиштӣ, хусну кубҳ дар табиат ва олами хунаро аст. Мураққабии фаҳми он, қабл аз ҳама, дар объекте ҳаст, ки завқ ба он нигаронида шудааст, зеро зебоӣ хосияти объективии ашё буда наметавонад. «Зебоӣ сифате нест, ки дар худ ашё бошад, балки дар хиради одаmist, ки он ашёро тасаввур мекунад. Хиради ҳар кас зебоиро ҳар гуна маърифат мекунад, аз ин ҷиҳат аст, ки дарёфти зебоии ҳақиқӣ ғайриимкон мебошад».

Аз ҳамин зовия, яъне, аз раҳи камолӣ завқ эҳсос ва самимият бо назари таҳқиқ нигаристан ба раванди адабиётӣ тоҷик ва маърифати эстетикӣ осори адабии эҷодкорони тоҷик, дарёфти зебоӣҳои ин осор ба камтаре аз мунаққидони тоҷик даст додааст. Сабаби аслии ин қор, асосан, ривҷ доштани нақди иҷтимоиву ахлоқист, ки даврони Шуравӣ аз маъмултарин навъҳои нақдӣ будааст ва ҳоло низ аз дигар нақдҳои бартарӣ дорад. Намунаҳои аз нақди равоншиносӣ зуҳури камтаре дошт, чун аз муҳаққик талаб мешуд, ки ба қавли Абдулхусайни Зарринқуб, «чараёни ботинӣ ва ахволи дарунии шоир ё нависанда ро идрок ва баён намоянд, қудрати таълиф ва истеъдод, таркиби завқ ва қарҳаи ӯро бисанҷанд, неруи авотиғ ва тахайюлотӣ ӯро таъйин доранд, навъи фикр ва завқи шоирро муайян намоянд».

Ҳамин тавр, кори завқ қобилияти эҳсос намудани зебоӣ ва кори хиради маърифати ҳақиқат будааст.

Ҳафиз РАҲМОН,
адабиётшинос, устоди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ЗАВҚИ БАДЕӢ ВА МУТОЛИАИ КИТОБ

залат ва манфиатҳои асосии инсонӣ ва ҳақоқиқати фароғи руҳ» низ арзиш дорад.

Дар масъалаи ҳадафи таълифи асари бадеӣ Гегел ба назарияи муҳокоти Арасту нигоҳи интиқодӣ дорад: «Хунари эҷод вазифа дорад, ки ҳақиқатро дар шакли ҳиссию шавқӣ ва орои бадеӣ намудор кунад, вай мақсади ниҳониро дар худни худ, дар худни ҳамин тасвир ва ошқоросозии ҳақиқат таҷассум мекунад. Дигар ҳадафҳо, масалан, панду насихат, тасфияи қалб, сафои ботин, ба даст овардани маош, саъю талош барои шарафу ифтихор ва ғайра ҳеч муносибате ба асари бадеӣ надоранд ва мафҳуми эҷодиётро бозкушоӣ намекунанд».

Ҳамин тарик, диду дарёфт ва маърифати осори хунари ончунон фароҳу пенида аст, ки ками дар кам назария ва ё таълимоте то ба охир саломат меонад, ба ин маъно, ки дар ҳар давру марҳала муносибате ба адабиётӣ бадеӣ, ба осори гармонӣ хунари, ба асари аслии санъат тағйир меёбад ва дидгоҳу раваннаҳои маърифат мудом дар ҳоли таҳаввулотӣ доимӣ қарор мегиранд. Бо вучуди он ки равияҳои модернистӣ постмодернистӣ садсолаи кунунӣ азми он доранд, ки асари хунариро аз таъиноти иҷтимоияш барқандаву дар шакли ҳолис доварӣ кунанд, аммо, то даме ки башарият эҳтиёҷи маънавий ба мафҳумҳое чун зебоӣ ва нақӯӣ, улвият ва ғайра доранд, адабиёт барои инсонҳо офарида мешавад ва ягона муҳотаби адабиёт низ инсон ва ҷомеаи инсонӣ боқӣ хоҳад монд.

Хусусан, дар ҷомеаҳои шарқӣ, ки ниёзи инсонҳо ба адабу хунаро дар ҳеч даврае нақоҳидааст, гоӣ «хунаро ба хотири хунаро» ё «санъат барои санъат», ки ханӯз дар қарни XIX дар эҷодиёти Эдгар Алан По, Гюстав Флобер, Шарл Бодлер, Оскар Уайлд ва дигарон нуфуз пайдо карда буд, қорғар нақоҳад шуд. Назарияпардозони ин гоӣ, яъне, эстетизм, даъво мекарданд ва то ханӯз иддао доранд, ки «осори адабию бадеӣ танҳо ба хотири худаш вучуд дорад ва ҳамин таъиноташ бас аст, ки таҷассумгари зебоист».

Методи феноменологӣ (падидоршиносӣ), ки дар заминаи шаклпарастӣ ё формализми русӣ, структурализми (сохторшиносӣ) франсавӣ ва «нақди нав»-и англоамрикоӣ рӯйи қор омадааст, принципҳои асосии назарияи нақди навро мушаххас мекунад; дар асоси таҳқиқ танҳо матнҳои ҳудогонани ин ё он асари бадеӣ интиҳоб шуда, онҳо ҳамчун объекти ҳудо ва новобаста аз нависандаш баррасӣ мешаванд. Ин матн ҳамчун як сохтори пура ва дорой як зумра образи рамзҳо ва асоири маҳсуб мешавад. Яъне, тавассути ҳамин гуна шакли таҳқиқ маърифати воқеият дарёфт мешавад.

гурӯҳи хонандаҳое, ки қобилияти баробар бо муаллиф қабул кардани асари бадеиро доранд. Қомеъӣ ва ё ноқомии асари бадеӣ аз он маълум мегардад, ки асари бадеӣ хонандаи ҳешро пайдо кардааст ё не.

Ҷиҳати дигари муҳим дар ин раванд масъалаи завқи бадеист. Маҳз натиҷаи завқу саликаи эҷодкор аст, ки дилхоҳ шоирӯ нависанда доништа ва ё ноҳудоғоҳ дар шури ҳеш гурӯҳро аз мардум ба эътибор мегирад, ҳамоҳоро, ки ба хотири онон асар офарида мешавад ва ба маърифати дурусти онҳо бо ҷашми умед менигарад. Дар адабшиносии суннатӣ мо завқу таъро гоҳо паҳлуи ҳам ҳамчун ифодаву тасдиқи диду маърифати эстетикӣ дарқ кардаанд.

Донишманди маъруф Худой Шарифзода дар китоби «Шоир ва шеър» бо тавачҷуҳ ба андешаи Низомии Арӯзӣ дар мавриди шахсияти шоир ин мафҳумро ба ин тарз шарҳ додааст: «Таъ сирешту хӯ, сифати табиӣи одаmist. Дар шоир таъ вазӯ ҳоли муайяни ҳиссию эмотсионӣ мебошад. Гуфтан лозим аст, ки таъ ин ниғаҳ доштани эътидолу фаросат дар шоирӣ, вағарна таъби бенизомро ҳиссу ҳаяҷон метавонад ба сӯйи зиёдати баёни маънӣ, тақрор ва ғайра бибарад».

Дар ҷойи дигари ин китоб муҳаққик менигорад: «Таъ ҷавҳари завқии шоирӣ ва тарбияи он фақат бо арқони завқии ҳисӣ имкон дорад».

Ҳамин тавр, аз диди ин донишманд завқ асоси таъби шоирӣ аст. Дар мавриди шарҳи ҳолати завқ аз диди Имом Муҳаммади Ғазолӣ (шарҳи таъсири самои сӯфӣ ба қалбу руҳияи инсон) ба ҷоп ҳозиркунанда ва мутарҷими «Эҳё улум ад-дин» шарқшиносии маъруфи рус В. Наумкин мафҳуми завқро чунин маънидод кардааст: «Истифодаи ин қалма (яъне, завқ – Ҳ.Р.) аз тарафи Ғазолӣ бо мавҷудияти муҳите болотар аз ақли инсонӣ вобаста мебошад. Ғазолӣ бо истилоҳи завқ маърифати ирфонӣ интуитивиро, ки аз ақл болотар аст, ифода мекунад».

Ғап дар сари ин аст, ки Муҳаммади Ғазолӣ дар «Кимӣи саодат»-и ҳеш шунидани самоъро ба се мақом марбут доништааст: фаҳм, вачд ва ҳаракат. Ӯ вачдро, ки маъноӣ дарёфти чизе мебошад, ё аз чинси аҳвол меонад ё аз муқошифат. Аз назари ин мутафаккир, аҳвол сифат ва ё навъе аз ҳолати завқии инсон аст. Зиёда аз ин, муаллифи «Балоғат ва суҳанварӣ» устоди равоншод Худой Шарифзода дар боби «Адабиёт ё улуми адабӣ» менависад, ки «барои донишдони адабиёт яқчанд сифати ҳамида доштан лозим аст. Аввал, қувваи фитрии модарзодии ақлӣ доштан зарур мебошад, ки аз панҷ чиз иборат аст: заковат, ҳаёл, ҳофиза, ҳис ва завқ».

▶▶ МУЛОҲИЗА ВА ПЕШНИҲОД

Дар даврони соҳибистиклолӣ раванди ислоҳот вусъати тоза пайдо кард ва таълифу чопи китобҳои дарсӣ бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ ва фарҳангӣ роҳандозӣ гардид. Соли 2002 дар назди Вазорати маориф шуъбаи таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ таъсис дода шуд, ки ҳадафи асосии он ба низом даровардани ҷараёни таълиф, тарҷума ва чопи китобҳои дарсӣ, тақсимути таъмини хонандагон бо китобҳои дарсиро ташкил меод. Соли 2005 шуъба ба раёсат ва дар соли 2007 ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ таъдил ёфт. Барои боз ҳам хубтар шудани кор аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Барномаи давлатии таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои солҳои 2007-2010» ба тасвиб расид, ки он то андозае ба ҳалли мушкилоти таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ мусоидат кард. Хубии кор дар он буд, ки қарор шуд, минбаъд китобҳои дарсӣ чопхонаҳои ватанӣ ба чоп расанд.

Тадричан ислоҳот дар ҳамаи самтҳо идома ёфт. Муассисаи асосӣ, ки бехтарин омил барои пешрафт заминаи қонунист. Соли 2014 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки қадами устувор дар роҳи рушди бонизоми чопи китобҳои дарсӣ гашт. Баъдан ба қарори мушовараи Вазорати маориф ва илм (аз 28 ноябри соли 2015, №30/26) «Концепсияи таҳияи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию методӣ барои муассисаҳои таълимоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ шуд. Дар ин ҳуҷҷат сиёсати давлат дар самти фаъолияти муаллифон мушаххас гардид. Концепсияи мазкур муаллифони дар таълифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ раҳнамоӣ менамояд.

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки аз омилҳои муҳими пешрафт дар ин самт чалбу дарёфти муаллифони

Китобҳои дарсӣ, чопхонаҳои ватанӣ ва ҳавасмандии муаллифон



китобҳои дарсӣ махсуб меёбад. Муаллифону мураттибон танҳо бо роҳи ҳавасмандгардонӣ чалб карда мешаванд.

Барои муқаммалу қолиб таҳия гардидани китобҳои дарсӣ устои соҳибмактабу соҳибназари педагогика ва методика, марҳум Сайдамир Аминов чунин таъкид мекард: «Китоби дарсӣ бояд ҷанбаҳои педагогӣ, психологӣ, дидактикӣ, тарбиявӣ, ахлоқӣ, гигиенӣ ва ғайраҳоро дар бар гирад ва ба ҳадафҳои таҳсилот мувофиқат карда, дар он махсусиятҳои синнусоли хонандагон ва қонунияти таълим ба ҳисоб гирифта шаванд».

Барои ин зарур аст, ки мактаби муаллифону муҳарриронро муқарризонро тарроҳону ноширонро дошта бошем. Синну соли аксари муаллифону муҳарриронро муқарризон бошад, ба ҷое расидааст. Дар ин замина, дар сохтори Пажухишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон раёсати таҳия, ташхис ва тақризи адабиёти таълимӣ таъсис ёфтааст ва чалби ҷавонон ба таълифи китобҳои дарсӣ ба масъалаи ҳавасмандӣ иртибот мегирад. Устои дониш-

манд, шодравон Азим Байзоев борҳо гуфтаву навишта буд: «Тасаввур кунед, ки агар китоби дарсӣ бо теъдоди 100 000 нусха чоп шавад, танҳо бо роҳи ба андозаи даҳ дирам (!) афзун намудани арзиши аслии он 10 000 сомонӣ ба даст овардан мумкин аст. Пас, мезазад, ки ҳангоми ба тендер пешниҳод кардани китоби дарсӣ ноширон дар баробари пардохти ҳаққи муаллифону муҳарриронро ва дизайнеронро ҳаққи қалами муқарризонро низ ба назар гиранд».

Маҳз ба ҳамин хотир онҳое, ки воқеан, донишу малакаи хуби таҳрир кардану тақриз доданро доранд, бо маблағи кам қаноат намекунанд ва онҳое, ки дар чопхонаҳо ба ном муҳарриранд, бе он ки китобро хонанду таҳрир намоёнд, бо ҳамон маблағи қалами муҳаррирӣ ё муқарризӣ фаъолият мекунанд.

Омили асосие, ки барои дарёфт ва чалби муаллифон мусоидат карда метавонад, пардохти ҳаққи қалам аст. Меёрҳои ҳаққи қалами муаллифон дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт, санъат ва иҷрои

фармоишҳо барои офаридаани асарҳои драматӣ, мусиқӣ, мусиқӣ-драматӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои ҳуқуқи иҷрои нахустини оммавии асарҳои интишорнаёфта» (аз 1 августи соли 2006, таҳти №351) муайян карда шудааст. Аз он замон ҳудуди 20 сол сабади истеъмоли тағйир ёфт, номувофиқати ба меҳнату ҳаққи қалами муаллифон бештар гашт, аммо ҳаққи қалами муаллифон ва тиме, ки китобро ба чоп омода мекунанд, боло нарафт. Дуруст аст, ки вақте меёри маблағҳои ҷудошударо барои муаллифон мешунавем, ҳаққулзаҳмат хеле баланд менамояд. Фаразан, дар таълифи китобҳои насли нав аз ҳисоби шарикони рушд маблағи зиёд ҷудо мешавад, аммо вақте ба заҳмати сесолаи муаллифон назар мекунем, боз ҳам наметавон аз ин меёр қонеъ гашт.

Фаридун Раҳмонзода – муовини директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ зимни суҳбат иброд дошт, ки вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Раҳим Саидзода ҳанӯз дар мулоқоти аввалинаш (28-уми майи соли 2022) бо муаллифони китобҳои дарсӣ бо вазъи ада-

биёти таълимӣ ва мушкилоти мавҷуда ошно шуда, ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ дастур дод, ки барои ҳавасмандгардонии муаллифон тадбирандешӣ намоёнд.

– Марказ «Нархномаи ҳаққи қалам ва хизмати нашриро» таҳия кард, ки он бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 28.10.2022, №15/16 тасдиқ гардид, – гуфт ӯ. – Дар асоси ин ҳуҷҷат андозаи ҳаққи қалами муаллифон барои таҳияи адабиёти таълимӣ бамаврид боло бардошта шуда, вобаста ба ҷузъи чоӣ ва теъдоди саҳифаҳо барои ҳар як ҷузъи чоӣ аз ҷониби ширкатҳои ношириҳои голуби озмон пардохт карда мешавад.

Ба таъкиди Ф. Раҳмонзода, тибқи тартиби мазкур, акнун андозаи ҳаққи қалами муаллиф мувофиқи теъдоди нашри адабиёти таълимӣ пардохт карда мешавад, ки аз 800 то 2200 сомонию ташкил медиҳад. Яъне, Вазорати маориф ва илм бо ин роҳ талош кард, дар ҳалли мушкилоти мавҷуда мусоидат намоёнд.

Дар баробари ин, агар қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт, санъат ва иҷрои фармоишҳо барои офаридаани асарҳои драматӣ, мусиқӣ, мусиқӣ-драматӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои ҳуқуқи иҷрои нахустини оммавии асарҳои интишорнаёфта», дар робита ба андозаи ҳадди ақали қалами муаллифони адабиёти таълимӣ (муҳарриронро муқарризон, тарроҳону ноширон) аз ҷониби Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии бознигарӣ шавад, ба манфиат хоҳад буд. Дар он сурат, бовар кардан мумкин аст, ки мактаби муаллифони китобҳои дарсӣ дар кишвари мо соҳиби таҷрибаи пешқадам мегардад.

Саиди ФАЗЛ,
«Омӯзгор»

▶▶ СОЗАНДАГӢ

ВМКБ: 22 мактаб бунёд мегардад

Таҳкими заминаҳои моддӣю техникаи муассисаҳои таълимию томактабӣ аз масоили муҳими соҳаи маориф ба ҳисоб рафта, сатҳу сифати таълиму тарбия ва донишзӯдқунии хонандагон аз он вобастагии зиҷ дорад. Маълум аст, маблағе, ки барои соҳаи маориф ҷудо мегардад, барои сохтмони муассисаҳо, харидани мизу курсӣ, технологияи компютерӣ, таъмиру азнавсозӣ, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, ашёи таълим ва ғайра масраф мегардад.

Айни ҳол дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 22 мактаб, 3 кӯдакистон, 4 маркази инкишофи кӯдак, 2 толори варзишӣ ва 2 майдончаи варзишӣ ба маблағи умумии 168 миллиону 878 ҳазор сомонӣ бунёд ва таъмиру таҷдид гардида истодаанд.

Бо вучуди ин, дар қаламрави вилоят муассисаҳои ҳастанд, ки ба азнавсозӣ ё таъмири асосӣ ниёз доранд, қисмате аз ин муассисаҳо садамаванд, бархе солҳои 50 – 70-уми асри гузашта сохта шудаанд ва ба талаботи замон ҷавобгӯ нестанд. Ҳоло 70 муассисаи таълимӣ дар вилоят дар вазъи садамавӣ қарор

дошта, 35 муассиса ба таъмир эҳтиёҷ дорад.

Сохтмони 37 муассисаи таълимӣ дар давоми ду сол ба нақша гирифта шудааст.

Бо ин мақсад, асосноккунии асноди техникаи 17 мактаб, аз ҷумла, МТМУ №4-и ноҳияи Рӯшон, №40-и ноҳияи Шугнон, №29-и ноҳияи Роштқалъа бо дастгирии Бонки Умумиҷаҳонӣ, №40-и ноҳияи Рӯшон, 11 бинои муассисаи таълимию ноҳияи Ишқошим ба рӯйхати марҳалаи якуми садамавӣ ворид карда шудаанд.

Яке аз самтҳои тақвияти заминаи моддӣю таълимӣ таъминот бо ашёю таҷхизоти хониш махсуб меёбад. Соли гузашта бо дастгирии Вазорати маориф ва илм 133 адад кабинетҳои фанӣ дар вилоят бо таҷхизоти зарурӣ таъмин гардиданд. Аз рӯйи маълумоти раёсати маориф, иҷрои «Барномаи таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои мӯҳаҷази таълимӣ барои солҳои 2021-2025» 39 фоиз таъмин гаштааст.

Ҷангибеки УЛФАТШОХ,
«Омӯзгор»

▶▶ КОНФЕРЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Дар Кохи фарҳанги ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ шаҳри Хучанд бо ибтикори Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон ва Донишқадаи политехникаи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Рақамикунонии сохтмон ва иқтисодиёти сабз: роҳ ба сӯйи рушди устувор» баргузор гардид.

Рақамикунонӣ – масъалаи муҳим

Дар оғоз намоёндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоти Суғд Суҳроб Рустамзода оид ба муҳимияти мавзӯи конференсия, рушди иқтисоди миллӣ, рақамикунонии сохтмон ва иқтисодиёти сабз андешаҳои қолиб баён намуд.

Дар конференсия маърузаҳои қолиб шунида, мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Дар мавзӯҳои «Рақамикунонӣ ва рушди Ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон» - муовини директори Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёр Яздонзода, «Трансформатсияи иқтисодиёти Ўзбекистони нав тавассути баландбардории сифати таҳсилот» – академики Акаде-

мияи илмҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон Саидахроҳ Гулямов, «Развитие IT-решений в области строительства» – номзоди илмҳои техникаи, устои Донишгоҳи давлатии нефт ва техникаи Уфа (Федератсияи Россия) Азамат Аллабердин баромад намуданд.

Конференсияи байналмилалӣ дар бахшҳои алоҳида идома ёфта, дар онҳо маърузаҳои олимони машҳури кишварҳои Россия, Ўзбекистон ва Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Маърузаҳои пурмухтавои олимони оид ба мавзӯи «Рақамикунонии сохтмон ва иқтисодиёти сабз: роҳ ба сӯйи рушди устувор» дар шакли китоби алоҳида нашр хоҳад шуд.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
«Омӯзгор»

Дар Маркази омӯзиши пиряхҳо дар мавзӯи «Илми пиряхшиносӣ дар давраи соҳибистиклолии Тоҷикистон» конференсия доир гардид.

ФАРҲАНГ

Дар ҳама давру замон халқи тоҷик ба оянда бо назари нек менигарист ва ҳар як лаҳзаи зиндагиро бо шеър тараона, рубоиву дубайтӣ ифода мекард, ки баёнгарӣ ҳаёти осоиштаю обод мебошад.

Чунин фарҳангсолорию санъатдӯстиро дар тамоми давраҳои инкишофи таъриху тамаддуни мардуми тоҷик эҳсос кардан мумкин аст. Маҳз ҳамин омилҳо боиси ба вучуд омадани ақидаи зерини олими таърихнигор ва санъатшиноси номвари шинохтаи тоҷик Аслидин Низомӣ гардидааст, ки дар яке аз асарҳои ба тозагӣ таълифнамудаи хеш – «Таърихи мусиқии тоҷик» ибраз намудааст: «Дар ниҳоди халқи фарҳангофари тоҷик ҳар як падидаи нозуки табиат, ҳар як лаҳзаи рӯйдодҳои таърих, ҳар як иқдоми фарзанди инсон ҳатман дар ҳурдтарин шаклҳои бадеӣ - байту рубоӣ, таронаву суруди одӣ фавран таҷассуми бадеӣ пайдо мекарданд».

Шуруъ аз давраҳои қадим намоҷандагонӣ халқи тоҷик бо чунин умеди нек осори гаронбаҳои адабию фарҳангии офарид, ки бо мақсади беҳбудӣ бахшидан ба ҳаёти одами олам эҷод гардида, маҳзани адабию фарҳангии аҳли башарро рушду инкишоф бахшидааст.

Аз ин рӯ, мо бояд дар баробари омӯзиши дигар ҷанбаҳои таълими фанни Суруд ва мусиқиро низ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монем. Асарҳои мусиқиро мавриди омӯзиш бояд қарор дод, ки дар шогирдон хувияти миллӣ, худшиносӣ, ҳисси ифтихор аз миллат, Ватан, муқаддасоти миллӣ, муносибати ғамхорона нисбат ба ин сарзамин ва эҳсоси ватанпарастии инсон-

Таваҷҷуҳ ба суруд ва мусиқӣ зарур аст



дӯстиро бедор карда тавонанд. Дарси суруд ва мусиқӣ бояд аз тарафи омӯзгороне омӯзонида шаванд, ки сатҳи баланди касбияти омӯзгорӣ доранд соҳибтаҳассусанд. Танҳо дар ин ҳолат мо метавонем вобаста ба талаботи барномаҳои таълими ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардем. Зеро хонандагон ташнаи омӯзиши суруд тараонаҳои марғубу дилнишинанд. Онҳо омӯзгореро, ки ба дарсҳо бо омодагии хуб меояд, асарӣ омӯхташавандаро бо сози мусиқӣ хуб менавозад, гӯш мекунанд, ба ӯ бовар доранд дӯсташ мекунанд.

Кӯдакону наврасон суруд тараонаҳои марғубро дар ҳама ҷо зери лаб

зам-зама мекунанд. Худи ҳамин омил бозгӯии муваффақияти фаъолияти ҳамаҷузӯи омӯзгор буда метавонад. Аз ин кор худи омӯзгор руҳу тавони нав гирифта, нақшаҳои кориашро сари вақт омода месозад ва ба дарсҳо бо омодагии беҳтар меояд. Зеро эҳсос мекунанд, ки дарси ӯ ба шогирдонаш маъқул аст, кӯдакону наврасон ӯро бодикқат гӯш карда, эҳтиромашро низ ба ҷо меоранд.

Ин эҳсосе мебошад, ки масъулиятшиносии омӯзгорро дар назди шогирдон ва дар маҷмӯъ, дар назди аҳли ҷомеа бештар мегардонад, зеро омӯзгор эҳсос мекунанд, ки барои ҷомеа каси зарур аст.

Кӯдакону наврасон низ ба чунин омӯзгор эҳтиҷ доранд, ба ӯ зуд унс мегиранд, ба ӯ бо ҷашми эҳтиром менигаранд, ба ҳар як амалаш пайравӣ намуда, вазифаҳои додаашро сари вақт иҷро мекунанд.

Зарур нест, ки муаллими мусиқӣ овози баланду зебо дошта бошад, муҳим он аст, ки вай асарҳои тибқи мавзӯи дарсӣ пешниҳодшударо хуб ҳамаҷузӯи таълим дода тавонад, худ аз иҷрои навохтани соҳиби мусиқӣ барояд, бо овози фораҷи сурудхоро иҷро намояд.

Ҳамчунин, шартҳои дигари муҳими фаъолияти омӯзгори мусиқӣ соҳиби мусиқиро хуб навохтани вай, дар лаҳзаҳои зарурӣ дуруст истифода бурдани воситаҳои аёнӣ, аз ҷумла, технологияҳои навин мебошад.

Дарси суруд ва мусиқӣ танҳо аз навохтани соҳиби сарондани асарҳо иборат набуда, имконоти васеи тарбияи зебоипарастиву бадеӣ, ахлоқиву маънавий, инсондӯстӣ, маърифатӣ, омӯхтани илму ҳунар, санъату фарҳангро доро мебошад.

Аз ин лиҳоз, роҳбарони муассисаҳои таълимиро лозим меояд, ки аз ҳамин нуқтаи назар ба раванди таълими суруд ва мусиқӣ баҳогузорӣ намуда, барои омӯзгорони фанни мазкур шароити хуби фаъолият фароҳам оранд. Хусусан, таъмини ҳуҷраи корӣ барои таълими фанни суруд ва мусиқӣ хеле зарур буда, мебошад, ки он бо соҳиби мусиқӣ, воситаҳои аёнӣ, технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ таъмин бошад.

Саидмаҳмуд САИДҲОМИДОВ,
омӯзгори калони кафедраи тарбия ва таҳсилоти мусиқӣ ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода

ШЕВАИ ТАДРИС

1. Ба Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд?

А) 21.04.1996 В) 11.12.1999
С) 23.10.2001 Д) 01.06.2013

2. Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шуд?

А) 21.03.1999 В) 07.09.1999
С) 07.09.1994 Д) 01.05.2015

3. Автомати Калашников аз чанд қисм иборат аст?

А) 11 В) 12
С) 10 Д) 13

4. Оинномаи сафороии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай дар амал қарор карда шуд?

А) 01.09.2001 В) 01.09.2003
С) 23.10.2001 Д) 01.06.2000

5. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шуд?

А) 21.04.1994 В) 24.11.1992
С) 23.10.2001 Д) 01.08.2004

6. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шуд?

А) 28.12.1993 В) 23.11.1992
С) 23.10.2011 Д) 01.08.2009

7. Рентген чист?

А) Ҳаҷми алфанурҳо
В) Равшани тарқиши ядрӣ,

С) Радиатсияи гузаранда
Д) Ҳаҷми гамманурҳо

8. Масофаи банишонгирии тапончаи Макаров ба чанд метр баробар аст?

А) 350 м В) 90 м
С) 150 м Д) 50 м

9. Масофаи банишонгирии АК-47 ба чанд метр баробар аст?

А) 800 м В) 900 м
С) 1000 м Д) 500 м

Супоришҳои тестӣ дар дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ

Истифодаи санҷишҳои тестӣ дар дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар шароити нави муносибатҳои таълими бисёр муҳим мебошад ва шавқмандии хонандагонро нисбат ба фан омодагии бештар мегардонад. Супоришҳои тестиро мо метавонем, дар ҳар як қисмати дарси омодагии ибтидоии ҳарбӣ, инчунин, дар ҷорӣ, нимсолаҳо ва барои муайян кардани сатҳи сифати дониши хонандагон истифода намоем.

Омӯзгорон бо истифодаи намунаи тестҳо ва санҷишҳо дар раванди дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ, аз як тараф шавқу ҳаваси хонандагонро бештар кунанд, аз ҷониби дигар, ба тақмили ҳисси ватанпарварии онҳо мусоидат менамоянд.

Дар навиштаи мазкур намунаи саволҳои тестиро пешниҳод мекунем, ки омӯзгорон ҳангоми таълими фанни омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар синфҳои 10 ва 11 метавонанд қорбаст намоянд.

10. Санаи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай аст?

А) 25.02.1994 В) 23.02.1993
С) 23.02.1994 Д) 22.10.1997

11. Дар моддаи чандуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан дар бораи химояи Ватан меравад?

А) Моддаи 41 В) Моддаи 47
С) Моддаи 42 Д) Моддаи 43

12. Аслиҳаи зарбзани оммавӣ ба чанд навъ ҷудо мешавад?

А) 2 навъ
В) 3 навъ
С) 4 навъ
Д) 5 навъ

13. Вазни ҷангии автомати Калашников-74 ба тир чанд грамм аст?

А) 3600 гр
В) 2520 гр
С) 3300 гр
Д) 2200 гр

14. Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи чанд оиннома амал мекунанд?

А) 7 оиннома В) 5 оиннома
С) 3 оиннома Д) 4 оиннома

15. Минаи зиддитанкӣ нахустин маротиба аз тарафи

қадом муҳандисӣ Шурвай ихтироъ шуда буд.

А) Д. М. Карбишев
В) А. М. Парошин
С) М. Калашников
Д) Шпагин

16. Ҳамла чист?

А) Мухориба ва ҷанги рӯ ба рӯ мебошад.

В) Оғози мубориза дар рафти ҷанг мебошад.

С) Лаҳзаи ҳалқунандаи мухориба мебошад.

Д) Мухорибаи навбатии ҷанг мебошад.

17. Мошини ҷангии Пиёда-низом-2 чанд тоннаро дар бар мегирад?

А) 10 тонна
В) 12 тонна
С) 14 тонна
Д) 13 тонна

18. Тактика чист?

А) Амал ба мухориба
В) Тайёри ба ҷанг
С) Санъати сафороии лашкар

Д) Усулҳои мубориза дар ҷанг.

19. Қўшунҳои зудамал кай таъсис ёфтааст?

А) 23 сентябри соли 1993

В) 20 апрели соли 1993

С) 23 сентябри соли 2003

Д) 22 декабри соли 2004

20. Дар тирдони автомати Калашников чанд тир мегунҷад?

А) 30
В) 31
С) 36
Д) 40

21. Вазни тапончаи 9мм Макаров ба тир чанд грамм аст?

А) 120 гр
В) 730 гр
С) 810 гр
Д) 780 гр

22. Вазни тапончаи 9мм Макаров бо тирдони пур аз тир чанд грамм баробар аст?

А) 120 гр
В) 730 гр
С) 810 гр
Д) 790 гр

23. «Созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризоияти миллӣ» қадом сол ба иҷро расидааст?

А) 20.05.1997 В) 27.06.1997

С) 29.07.1997 Д) 27.07.1997

24. Дарозии АК-7.62 мм ба қадар чанд миллиметр

баробар аст?

А) 870 мм В) 1020 мм
С) 890 мм Д) 1000 мм

25. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд боб ва аз чанд модда иборат аст?

А) 8 боб ва 69 модда
В) 10 боб ва 50 модда
С) 10 боб ва 100 модда
Д) 9 боб ва 100 модда

26. Қутри милли автомати АК-74 ба чанд миллиметр баробар аст?

А) 4,55 мм В) 5,45 мм
С) 7,62 мм Д) 74 мм

27. Қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ кай таъсис ёфт?

А) 16.11.1992 В) 28.05.1994
С) 17.02.1999 Д) 07.12.2005

28. Автомати Калашников чист?

Ҷавоб: _____

29. Тапончаи Макаров чист?

Ҷавоб: _____

30. Саф чист?

Ҷавоб: _____

31. Туфанги мергани Драгунов чист?

Ҷавоб: _____

Ҷамшед НЕЪМАТОВ,
омӯзгори ибтидоии ҳарбии муассисаи таҳсилоти лиғнаи умумии №39-и ноҳияи Варзоб

►► ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНӢ

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҶО ДОИР БА ОЛИМПИАДА

Машгулияти понздаҳум (синфҳои 5-7)

238. Таксимшаванда ва таксимкунандаро 3 маротиба зиёд карданд. Ҳосили таксим ва бақия чӣ қадар тағйир меёбад?

239. Ду заминков дар ду соат 2 чӯйбор канданд. Чанд нафар заминков дар 5 соат 5 чӯйбор мекананд?

240. Пас аз ҳар як чомашӯй пораи собун 20% кам мешавад. Пас аз чанд маротиба чомашӯй кардан, пораи собун на кам аз сеяк хурд мешавад?

241. Дар адади дурақама ҷои рақамҳоро иваз намуда, адади ҳосилшударо бо адади ибтидоӣ ҳам карданд. Квадрати адади натуралӣ ҳосил шуд. Ин адад ёфта шавад.

242. Қонуният барпокунии пайдарпайии 111, 213, 141, 516, 171, 819, 202, 122, ...-ро ёбед.

243. Агар то охири шабонарӯз $\frac{3}{5}$ хиссаи вақти гузаштаи шабонарӯз боқӣ монда бошад, холо соат чанд аст?

244. Барои дар бозии “Набарди баҳрӣ” киштии чоркатакаро нобуд кардан, чанд маротиба тир парондан лозим аст?


245. Вақте аз ҷӯпон пурсиданд, ки дар галлаи y чанд гӯсфанд ҳаст, y ҷавоб дод, ки 60 гӯсфанд об хӯрда истода, 0,6 хиссаи ҳамаи гӯсфандон мечаранд. Саршумори гӯсфандонро ёбед.

246. Суммаи рақамҳои адади дурақама ба 12 баробар аст. Агар рақами даҳиро ба 2, рақами воҳидҳоро ба 3 зарб зада, ҳар ду ҳосили зарб ҳам карда шавад, 29 ҳосил мешавад. Ин ададро ёбед.

247. Ду сокини ягон ҷазира дар пеши мо истодаанд, ки яке аз онҳо дурӯғгӯй, дигаре ҳақгӯй мебошад. Онҳо тасдиқ мекунанд: А “ман дурӯғгӯй”, В “ман дурӯғгӯй не” кадоме аз инҳо А ё В дурӯғгӯй ё ростгӯй аст?

248. Рақами 7-ро чор маротиба, аломати амалҳо ва кавсҳоро истифода намуда, ҳамаи ададҳоро аз 0 то 10 пешниҳод кунед.

249. Фигураи зеринро ба 6 қисми баробар таксим кунед. (Нигаред ба нақша).



250. Адади калонтарини панҷ-рақамаро нависед, ки он ба 9 қаратӣ ва рақами якуми он 3 бошад.

251. Дар як пал-


лаи тарозу пораи собун, дар паллаи дуҷум $\frac{3}{4}$ хиссаи ҳамон пора ва боз $\frac{3}{4}$ кг меистад. Вазни тамоми пораи собунро ёбед.

252. Чӣ тезтар аст; тамоми роҳро бо велосипед ё $\frac{2}{3}$ хиссаи роҳро бо мототсикл, ки суръати он аз суръати велосипед 2 маротиба тезтар аст ё $\frac{1}{3}$ хиссаи роҳро пиёда тай кардан, ки он 2 маротиба сусттар аст.

253. Ҳамворӣ бо ду ранг карда шудааст. Исбот кунед, ки дар масофаи 1 м ду нуктаи якранга меҳобанд.


Ҳалли масъалаҳо ва нишондоди онҳо

238. Ҳосили таксим тағйир наёфта, бақия се маротиба зиёд шуд. Бигзор a, b, c ва d -таксимшаванда, таксимкунанда, ҳосили таксим ва бақия бошад. Он гоҳ $a = bc + d$ ва аз ин ҷо $3a = (3b)c + 3d$ мешавад. 239. 2 нафар заминков. 2 нафар заминков дар як соат 1 м чӯйбор кофтанд, пас дар 5 соат онҳо 5 м замин мекобанд. 240. Пас аз дуҷум. Бигзор x см³-ҳаҷми пораи собун бошад, он гоҳ пас аз чомашӯии якум ҳаҷми пораи собун $0,8x$ пас аз чомашӯии дуҷум - $0,64x$ см³ мешавад. 241. 121. Ҳал. Қайд мекунем, ки $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$ ва $a + b$ ба 11 қаратӣ мебошад. 242. Дар пайдарпайии 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ... ҷойи вергулҳоро иваз карданд. 243. 15. Агар то охири шабонарӯз $\frac{3}{5}$ хиссаи вақти гузашта боқӣ монда бошад, он гоҳ аз ибтидои шабонарӯз $\frac{5}{5}$ вақт гузаштааст. Пас шабонарӯз $\frac{8}{5}$ вақти аз ибтидо гузаштаро ташкил медиҳад. 244. Агар мо 24 маротиба тир паронем (чӣ хеле ки дар расм нишон дода шудааст), шояд киш-тиро, дар кучо, ки он ҷойгир набошад махв ку-нем. Инчунин, фаҳмо, ки дар тахта 24 киштиро ҳамин хел ҷойгир намудан мумкин аст, ки онҳо бо ҳам бурида нашаванд (Ба расм нигаред), бинобар ин, бо шумораи ками тирпаронӣ ба мақсад ноил гаштан ғайриимкон аст. 245. 150 сар гӯсфанд. Ҳал. Агар 0,6 хиссаи гӯсфандон чарида истода бошанд, 0,4 хиссаи



саршумори умумӣ ба 60 баробар мебошад. 246. 75. Агар рақамҳои воҳидҳо ва даҳҳо ба 2 зарб карда шаванд, 24 ҳосил мешуд. Аммо 29 ҳосил шудааст, чунки рақами воҳидҳоро на ба 2, балки ба 3 зарб заданд, яъне, як рақам бештар гирифтанд. Бо ибораи дигар, воҳидҳо 5-тоянд. 247. А сокини таҳҷойӣ аст, ки будани В номаълум мебошад. А ритсар шуда наметавонад, чунки дар ин ҳолат вай дар бораи худ “ман дурӯғгӯй” гуфта наметавонад (ҳамаи ритсарҳо фақат рост мегӯянд). Вай дурӯғгӯй ҳам буда наметавонад, чунки дурӯғгӯй рост гуфта наметавонад. 248. Мисолҳои: $77-77=0$; $7-7+7:7=1$; $7:7=2$; $(7+7+7):7=3$; $77:7-7+4:7-(7+7):7+5$; $(7-7) \cdot 7+7=7$; $(7 \cdot 7-7):7=6$; $(7 \cdot 7+7):7=8$; $7+(7+7):7=9$; $(77-7):7=10$

249. (Ба расм нигаред). 250. 39873. Ҳал. Адади панҷ-рақамии калонтарини рақами якумаш 3 ва рақамҳои боқимондааш гуногун - ин адади 39876 мебошад. Ин адад ба 9 қаратӣ нест, аммо ба 3 қаратӣ мебошад, чунки суммаи рақамҳои он ба 33 баробар аст. Аз 9 ададҳои пайдарпай яктояш хатман ба 9 таксим мешавад. Агар аз адади 39876 6-ро тарҳ кунем, адади матлуби 39870 ҳосил мегардад. 251. 3 кг. Ҳал. $\frac{1}{4}$ хиссаи пораи собун $\frac{3}{4}$ кг вазн дорад. 252. Дар як вақт. Вақте ки $\frac{2}{3}$ хиссаи роҳро бо мототсикл тай мекунед, бо велосипед ду маротиба камтар, яъне, $\frac{1}{3}$ хиссаи роҳро тай мекунед. Бинобар ин, ба велосипедон ду маротиба бештар роҳ паймудан лозим аст, аммо суръати он ду маротиба камтар аст. 253. Дар ҳамворӣ се нуктаро бо масофаи 1 метр аз ҳамдигар дуртар ба мананди қуллаҳои секунҷа ишора мекунем. Агар ду нукта (қуллаҳои секунҷа) рангҳои гуногун дошта бошанд, он гоҳ нуктаи сеюм хатман бо яке аз нуктаҳои якранг хоҳад буд. Дар ин ҳолат, ҳамеша ду нуктаи якранг дар масофаи 1 метр аз ҳамдигар воқеъ мешаванд.



254. 150 сар гӯсфанд. Ҳал. Агар 0,6 хиссаи гӯсфандон чарида истода бошанд, 0,4 хиссаи саршумори умумӣ ба 60 баробар мебошад. 246. 75. Агар рақамҳои воҳидҳо ва даҳҳо ба 2 зарб карда шаванд, 24 ҳосил мешуд. Аммо 29 ҳосил шудааст, чунки рақами воҳидҳоро на ба 2, балки ба 3 зарб заданд, яъне, як рақам бештар гирифтанд. Бо ибораи дигар, воҳидҳо 5-тоянд. 247. А сокини таҳҷойӣ аст, ки будани В номаълум мебошад. А ритсар шуда наметавонад, чунки дар ин ҳолат вай дар бораи худ “ман дурӯғгӯй” гуфта наметавонад (ҳамаи ритсарҳо фақат рост мегӯянд). Вай дурӯғгӯй ҳам буда наметавонад, чунки дурӯғгӯй рост гуфта наметавонад. 248. Мисолҳои: $77-77=0$; $7-7+7:7=1$; $7:7=2$; $(7+7+7):7=3$; $77:7-7+4:7-(7+7):7+5$; $(7-7) \cdot 7+7=7$; $(7 \cdot 7-7):7=6$; $(7 \cdot 7+7):7=8$; $7+(7+7):7=9$; $(77-7):7=10$

Мамадҷон МАҲКАМОВ,
профессори кафедраи методикаи таълими
математикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айни

►► АНДЕША

Дар тарбия ҳама масъулем

Таълиму тарбия яке аз ҷанбаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳар як ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар ташаккули шахсият, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои ахлоқии насли наврас нақши калидӣ мебошад. Дар шароити имрӯза, ки рушди технологияи иттилоотӣ ва таъсири ҷаҳонишавӣ ба ҷомеаи мо ворид гардидааст, масъалаи тарбия ва таълими дурусти наврасон аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Тарбия на танҳо омӯзонидани дониш, балки шаклгирии ахлоқ, рафтор ва фарҳанги зиндагӣ аст, ки чавҳари асосии рушди инсонро ташкил медиҳад. Рушди босуръати технологияи рақамӣ ва дастрасии осон ба интернет, албатта, имконияти зиёдеро барои рушди

зеҳнӣ фароҳам меорад вале истифодаи нодурусти он наметавонад таъсири манфӣ ба тарбияи наврасон расонад. Ҷаҳонишавӣ арзишҳои навро ба миён меорад, ки баъзе аз онҳо бо анъана ва фарҳанги милли мутобикат намекунанд. Наврасон дар ҷунин муҳит аксар вақт таҳти таъсири ғояҳои бегона қарор гирифта, аз мероси фарҳангии худ дур мешаванд. Зарур аст, ки дар ин марҳала ҷиҳати тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, эҳтироми анъанаҳо ва арзишҳои милли таваҷҷуҳи бештар зоҳир гардад. Наврасон насли ояндаи

миллат ҳастанд ва рушди устувори Тоҷикистон аз таълиму тарбияи дуруст вобастагии амиқ дорад. Дар кишвар барои ташаккули шахсият, малакаҳои зеҳнӣ ва ахлоқии насли наврасу ҷавон имконоти мусоид фароҳам оварда шуда, барномаҳои тарбиявӣ ҷиҳати баланд бардоштани маърифати хонандагон қабул шудааст. Оила аввалин муҳити иҷтимоист, ки кӯдак дар он ба дунё омада, тарбия мегирад. Пояҳои асосии шахсияти инсон маҳз дар муҳити оила гузошта мешаванд. Мактаб пас аз оила муҳимтарин муассисаест, ки

дар ташаккули шахсият ва маърифати наврасон нақши калидӣ мебошад ва бо омӯзишу таълими донишҳои асосӣ зеҳни онҳоро инкишоф медиҳад ва барои зиндагии мустақилона омода месозад. Муҳити иҷтимоӣ муҳитест, ки берун аз доираи оила ва мактаб қарор дорад. Таъсири он вобаста ба муносибатҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҷамъияти наврасон гуногун мебошад. Ҷамсолон ва муҳити дӯстона таъсири калон ба рафтор ва ҷаҳонбинии наврасон мегузоранд. Муҳити мусбат наметавонад наврасро руҳба-

ланд кунад, аммо муҳити манфӣ наметавонад ба одатҳои номатлуб оварда расонад. Дар маҷмуъ, оила, мактаб ва муҳити иҷтимоӣ дар ташаккули шахсият, ахлоқ ва ҷаҳонбинии наврасон нақши халқунанда доранд. Барои рушди ҳамаҷонибаи наврасон, муҳим аст, ки ин се муҳит бо ҳамдигар ҳамоҳанг бошанд. Агар оила муҳити солим ва тарбияи дурустро таъмин кунад, мактаб дониши босифату ахлоқро омӯзонад ва муҳити иҷтимоӣ мусоид бошад, мо наметавонем насли солим, донишманд ва ватандӯст тарбияву ба камол расонем. Зулфия МУМИНОВА,
омӯзгори ИТМУ №3-и
ноҳияи Фирдавӣ

АФКОР

Омили саодатмандии ҷомеа



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми ҳеш (28.12.2024) оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи наврасону ҷавонон таваччуҳи махсус зоҳир намуданд. Ба таъкиди Сарвари давлат, сабаби асосии ноқомии ҳар як миллат ва давлат эътибор надодан ба мактабу маориф, саҳлангорӣ кардан ба тарбияи кӯдак аз хурдсолӣ ва фароҳам наовардани муҳити мусоид барои таълиму тарбия мебошад.

Бахусус, тарбияи ахлоқии насли наврас аз вази-фаҳои пурмасъулияти омӯзгорон махсуб меёбад, зеро таълиму тарбия дар руҳияи одобу ахлоқи нек нахустин ва муҳимтарин омили саодату камолоти одамии ва ҷомеаи инсонист. Гузаштагони хирадманди мо ба таълиму тарбия аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намудаанд. Дар китобҳои фалсафӣю адабӣ андешаҳои фаровоне дар ҳусуси аҳамияти илму дониш ва таълиму тарбия оварда шудаанд.

Маълум, ки таълиму тарбия ба ҳам тавъаманд. Дар осори суҳанварони бузург таъкиди гардидааст, ки Ҳар инсон бояд донишандӯзӣ намояд ва адабу ахлоқи накуро фаро гирад, то соҳиби

сифатҳову кирдори негардад ва барои ҷомеаи мутамаддин хидмати шоиста менамояд.

Дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти таълимгоҳҳои ҷумҳурий ба тарбияи диққати ҷиддӣ дода мешавад. Вале боз ҳам ба мушоҳида мерасад, ки ахлоқи аҳли ҷомеа дар сатҳи начандон баланд қарор дорад. Дар ин масъала бархе падару модар, қисме мактаб ва иддае ҷомеаро гунаҳгор медонанд. Аммо ҳақиқат он аст, ки ҳамаи ин ҷонибҳо дар якҷоягӣ ба тарбияи наврасону ҷавонон таъсиргузоранд ва моро лозим аст, ки ахлоқи ба тарбияи насли наврас машғул гардем.

Бояд зикр намуд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи тарбияи наврасону ҷавонон таваччуҳи махсус зоҳир менамояд. Бо дарназардошти аҳамияти бузурги масъалаи зикргардида дар ташаққули инсонии фаёлу созанда Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Консепсияи миллии сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст.

Бузургон фармудаанд, ки агар барои фарзанд ҷаҳон нафар намунаи хуб

бошанд, ӯ ноҳалафу бадрафтор намегардад. Яқум – падар, дуҷум – модар, сеҷум – омӯзгор ва ҷаҳорум – дӯстони содику самимӣ. Агар яке аз ин ҷаҳор нафар ба ин масъала бемасъулияти зоҳир намояд, таъсири он ба тарбияи манфӣ хоҳад буд. Мутаассифона, дар ҷомеаи мо омилҳое, ки таъсири манфӣ доранд, хеле зиёданд. Пушида нест, ки қисме аз мардуми ҷумҳурии мо барои пешбурди зиндагӣ ба муҳочирати меҳнати мераванд ва ин аввалин зарбаест ба тарбияи кӯдак. Наврасоне, ки ба ҳадди балоғат мерасанд, аз набудани сарвари хонадон – падар истифода бурда, ба қорҳои ношоиста даст мезананд, роҳҳои нодурустро интихоб мекунанд, зеро камтаҷрибаю зудбоваранду аз назорати қатъӣ дур мондаанд. Бар замми ин, баъзе модарон ҳамарӯза дар бозору қорхонаҳо кор мекунанд ва барои тарбияи фарзанди хеш вақти кофӣ намеебанд.

Шаҳси сеюме, ки дар тарбияи саҳм дорад, омӯзгор аст, ки аз субҳ то шом дар сар меғӯяду имконияти бо кӯдак иловадан қор карданро надорад. Робитаи иддае аз волидайн бо таълимгоҳҳо хеле заиф аст.

Агар волидон масъулият ҳис карда, дар якҷоягӣ бо омӯзгорон барои тарбияи ҳадафмандонаи насли наврас ва ҷавон, ки ояндаи мамлакат дар дасти онҳост, саҳмгузор мекунанд, нуран алоҳур мешуд. Моро мебоҷад дар ин самт бо якдигар ҳамфикр бошем ва барои ҳалли ин мушкилот саъйю кӯшиш намоем. Танҳо дар ҳамин ҳолат метавонем ба ояндаи нек умед бубандем.

Ҷаъфар ҚОДИРОВ,
устоди Донишгоҳи
давлатии молия ва
иқтисоди Тоҷикистон

Дарси тарбиявӣ бояд ҳадафманд бошад

Яке аз вази-фаҳои роҳбари синф дар баҳши қорҳои тарбиявӣ ҳар ҳафта ташкил ва гузаронидани дарси тарбиявӣ ба ҳисоб меравад. Ҳадафи асосии ин дарс, пеш аз ҳама, дар ниҳоди ҳар як хонанда ташаққули додани шахсияти ҳамаҷаҳона тарбиятёфта мебошад.

Номгӯии мавзӯҳои дарсҳои тарбиявиро роҳбари синф бо дарназардошти синну сол ва дараҷаи дарку фаҳми хонандагон интихоб менамояд. Ҳангоми банақшабардорӣ роҳбари синф вобаста ба санаҳои муҳими таърихӣ ва ҷашнвораҳо бояд мавзӯҳоро интихоб намояд.

Дар вақти банақшагирии мавзӯи дарсҳои тарбиявӣ роҳбари синф танҳо мавзӯҳоеро бояд интихоб намояд, ки дорони аҳамияти тарбияи ҳештаншинуносно худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ахлоқию маънавий, маърифати ҳуқуқӣ, башардӯстӣ, зебопарастӣ, касбантихобкунӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ, ҷисмонӣ ва масъулиятшинуносно бошанд.

Барои дар муҳити муқарраргардида ва дар сатҳи баланд гузаронидани дарси

тарбиявӣ аз роҳбари синф маҳорати баланди ташкилотчиӣ ва масъулиятшинуносно талаб карда мешавад.

Дарси тарбиявӣ ба хонандагон ҳамон вақт таъсиргузор мегардад, ки агар ба дарс роҳбари синф қаблан ҳамаҷаҳона омодагӣ дида, ҳадафҳои онро дуруст муайян карда бошад. Роҳбари синф барои дарсҳои тарбиявӣ маводи фаровони дорони аҳамияти тарбиявӣю шифоӣ, аз қабли адабиёти бадеӣ, матбуоти даврӣ, шохбайтҳо, панду андарзи ниёгон ва суҳанҳои ҳикматбори бузургони илму адаб чамъоварӣ намуда, дар мавридҳои зарурӣ бамавқеъ истифода намояд. Чунин маводи тарбиявиро метавон дар шакли электронӣ дар дарс низ истифода бурд. Танҳо суҳанони ҳикматбори омӯзгор метавонад ба руҳияи кӯдак таъсир расонда, дар ниҳоди ӯ эҳсоси меҳру шафқат ва ҳислатҳои неку ҳамаҷаҳона инсониро ташаққули диҳад.

Муҳиддин ЯТИМОВ,
омӯзгори мактаби №3-и
ноҳияи Файзобод

ТАҶСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

Маълум аст, ки дар хурдсолон сифатҳои иродавӣ ноустувор буда, онҳо метавонанд тез фикру амалҳои худро тағйир диҳанд. Дар натиҷа қорҳои саркардари ба охир намерасонанд, худдорӣ қарда наметавонанд, қорҳои расидан ба натиҷаи мақсади худ қушишу заҳмат ба ҳарҷ намедиҳанд. Ба мураббия зарур аст, ки дар асоси баҳисобгирии майлу рағбат, хоҳишу талабот, хусусиятҳои фарди кӯдакон ба тарбияи намуҷаҳона сифатҳои иродавӣ-ахлоқии онҳо диққати ҷиддӣ диҳад.

Сифатҳои иродавӣ-ахлоқии кӯдак дар инҳо зоҳир мегардад: қасурий, ҳаётдӯстӣ, ҳоксорӣ, ростгӯӣ, покқичдонӣ, маҳорату малакаи бартараф қарда тавонистани монеаҳо ва ба мақсад расидан.

Дар кӯдакони давраи миёнаи томактабӣ қобилияти идора қарда тавонистани рафторҳои хеш ба ҳисоб гирифтани манфиату

торикӣ дарёфт намояд, қорҳои бартараф қардани тарс қанғоми қаридан аз болои ресмон даст дароз намояд ва ғайра.

Дар кӯдакони ҳислатҳои қасурийю нотарсӣ, қусту қолоқиро дар машғулиятҳои махсус ташкилқардашудаи тарбияи қисмонӣ, бозӣҳои серҳаракат, бозӣҳои нақшофарӣ, иҷро намуҷаҳона супоришҳои меҳнати ва ғайраҳо тар-

Тарбияи иродатмандӣ дар кӯдакони



талаботи атрофиён, шавқу рағбат ба фаёлиятҳои амалҳои алоҳида ба вучуд меояд. Масалан, кӯдаки ноорому серҳаракат метавонад ба расмақаш машғул гардад, то охир мазмуни асари бадеиро шунавад, дар бозӣ нақши худро офарида, то анҷоми бозӣ бурдбории худро нишон диҳад.

Кӯдакони синни қалони томактабӣ (5-7-сола)-ро қорҳои муқтақилона иҷро намуҷаҳона қодаҳои рафтор водор қардан мумкин аст. Ин амал метавонад воситаи муҳими интихоб гардидани амалу кирдорҳои муқбат шавад. Ба монанди зоҳир қардани қасурий, қусту қолоқӣ қанғоми бозӣҳои серҳаракат, ки бартараф намуҷаҳона монеаҳоро талаб менамоянд.

Қасурий имқоният медиҳад, ки кӯдак ба қувваю тавонии худ бовар қарда, ҳиссиёти тарсро бошууруна бартараф намояд, ташаббусқорӣ, фаёлноқӣ нишон диҳад. Тарсонқакӣ қун сифати шахсӣ метавонад натиҷаи таъсири муҳит ва тарбияи қалонсолон бошад. Мо бисёр вақт бо кӯдаконе дучор мешавем, ки аз торикӣ, қину ачинаҳо, Аҷу-қамқир, садои қалан, овози ҳайвонҳо ва ғайра метарсанд ва доимо аз ягон қиз ё қодисаи ногувор ҳавотиранд. Ин ҳолати кӯдакони натиҷаи таъсири нодурусти атрофиён аст, ки меҳонад бо қунин роҳ онҳоро гақдаро, муқеъ ва ором қунанд.

Барои бартараф намуҷаҳона тарсонқакӣ ба мураббия зарур аст, ки сабабҳои онро муайян намуда, дар асоси мисолу далелҳо беасос будани тарсро фаҳмонда диҳад. Кӯдақро бовар қунонад, ки метавонад худаш муқтақилона тарсу ҳаросро бартараф намояд. Дар вақти фаҳмондадиҳӣ аз қониби мураббӣ аз қазлу шӯҳӣ, ҳамсолон, қаҳрамонони асарҳои бадеӣ истифода бурдан натиҷабахш хоҳад буд. Масалан, мураббия метавонад аз дасти кӯдак гирифта ба анбори бозичаҳо даромада, бозичаи дарқориро дар

бия қарда мешаванд.

Дар тарбия намуҷаҳона ростгӯӣ ва покқичдонӣ бояд муҳити кӯдакони хонавода таъсиргузор бошад.

Ростгӯӣ қунин сифати ахлоқии кӯдак аст, ки суҳан, кирдору амал бо ҳам мувофиқат менамояд ва мақсеи ўро дар доираи муносибатҳои иҷтимоӣ муайян месозад. Ростгӯю ростқавл будан дар кӯдак, пеш аз ҳама, дар эътироф намуҷаҳона қамбудию норасоҳои шахсӣ, қушиш намуҷаҳона барои ислоҳи онҳо, натарсидан аз қазогирӣ, дарқ қардани қуноҳи худ зоҳир мегардад.

Яке аз бехтарин фазилятҳои инсонӣ ҳоксорӣ мебошад. Ҳоксорӣ дар қурутангӣ, шикастанақсӣ, ботаҳамму будан, худдорӣ қарда тавонистан аз такаббуру ҳавобаландӣ, дар эътироф қардани фикру андешаи умумифода мегардад. Қунин сифатҳои имқоният медиҳанд, ки кӯдак минбаъд рафтору тасаввуроти ахлоқиро азхуд намояд, онҳоро тақмил диҳад.

Дар қори пешқирӣ ва бартараф намуҷаҳона сифати ҳавобаландӣ худқинӣ, қибру қуру, ноқисандию беэқтиромӣ нисбат ба атрофиён муҳит нақши муҳим дорад.

Ташаққули ҳислати ҳаётдӯстӣ, доимо хушқолу хушнуд будан, хурсандӣ қарда тавонистан дар кӯдакони ба омилҳои зерин вобаста аст: муҳити солими маънавий, намунаи қалонсолон, якҷоя қазлу шӯҳӣ ва бозию хурсандӣ қардан, ташқилу гузаронидани иду мақфилҳо.

Оҳанги орому ҳайрқоҳонаи муошират, эқтиромии шахсияти кӯдак, то охир қуш қардану ба ҳисоб гирифтани фикру андешаи ў ба руҳия ва дигар ҳислатҳои кӯдакони таъсири муқбати худро мерасонад.

Сулҳия ҲАКИМОВА,
омӯзгори мактаби
Президентӣ қорҳои
хонандағони болаёқат
дар шаҳри Қисор

▶▶ ОЛИМОНИ МО

Камолӣ инсонӣ дар омӯзиши илму дониш, маърифатмандӣ, таҷрибаи зиндагӣ ва гузоштани нақши созгор дар чомеа бармало мешавад. Албатта, барои расидан ба ин саодат бояд бо заҳмату талош ва иродатмандӣ устуворона қадам гузошт. Ба қавли Мирзо Абдулқодири Бедил:

**Сад басту кушод бо ҳам омехтаанд,
То ранги бинои ин ҷаҳон рехтаанд.
Дилтанг мабошед, ки**

монанди ҳилол

Пешӣ ҳар дар қалид овехтаанд.

Ин муқаддима ба фаъолияти доктори илмҳои таърих, профессор Раҳмоналӣ Шарифов робитаи қавӣ дорад. Ӯ дар авҷи камолӣ эҷоду зиндагӣ қарор дошта, дар тарбияву омода кардани мутахассисони соҳаи таърихнигорӣ қорҳои шоистаи таҳсилро ба анҷом мерасонад.

Мавсуф 18-уми апрели соли 1960 дар деҳаи бостонии Саксоноҳур (ҳоло Кӯҳандиёр)-и ноҳияи Фарҳор ба дунё омадааст. Наврасиву бачагӣ ва навҷавонии Раҳмоналӣ дар ҳамин макони сарсабзу таърихӣ деҳаи мазкур гузаштааст. Солҳои 70-уми қарни гузашта дар ноҳияи Фарҳор, аз ҷумла, деҳаи Саксоноҳур экспедитсияи бостоншиносон тавассути шогирдони Борис Литвинский – устодони Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), бостоншинос Хуршед Муҳиддинов ва этнограф Маҳмаднаим Раҳимов ҳар тобистон сурат мегирифт. Рӯзноманигор ва нависанда Имомалӣ Нуралиев, ки бо онҳо аз наздик ошноӣ дошт, дар ҳафриётҳо иштирок ва барои рӯзномаву маҷаллаҳо мақолаҳо таҳия мекард ва Раҳмоналиро низ ҳамроҳи худ мегирифт.

Муҳити бостонии деҳаи Саксоноҳур, таҳсил дар шароити мусоиди таълим дар мактаби №17-и деҳа, шиносӣ бо бостоншиносони тоҷик ва оғоҳӣ ёфтани аз пайқори онҳо, роҳнамоиҳои бародараш И. Нуралиев замина фароҳам овард, ки Раҳмоналӣ баъди хатми мактаб ҳуҷҷатҳо барои дохил шудан ба факултети таърихи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) супорад ва соли 1978 донишҷӯи ин маркази илму маърифат шуд.

Дар донишгоҳ аз олимони шинохта Абдуҳамид Ҷалилов, Мансурхон Бобоҳонов, Темур Муҳиддинов, Олуболу Боқиев, Роҳатхон Набиева, Абдусаттор Мухторов, Қурбон Бобоев ва дигарон тадрис гирифтанд аз пахлуҳои гуногуни асрори таърихнигорӣ бархурдор шуд.

Р. Шарифов баъди хатми донишгоҳ ба ҳайси ассистенти кафедраи таърихи Донишгоҳи омӯзгорӣ шаҳри Кӯлоб (ҳоло ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (1983-1984), шунавандаи Институту тақмили ихтисоси фанҳои ҷамъиятии Донишгоҳи давлатии Тошканд (1985), қоромӯзи кафедраи таърихи халқи тоҷик ДМТ (1985-

Кошифи таърихи куҳан



1986), омӯзгори фанҳои таърих ва чомеашиносии мактаби №17-и шаҳри Душанбе (1987-1991), ҳамзамон, унвонҷӯи кафедраи таърихнигорӣ ва манбаъшиносии факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷик Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур (1992-2000) фаъолият кардааст.

Р. Шарифов масъалаҳои мубрами таърихи халқи тоҷикро мавриди таҳқиқи омӯзиш қарор дода, соли 1998 дар мавзуи «Инъикоси таърихи халқи тоҷик, аҳди муғул дар таърихнигорӣ Шуравӣ» (солҳои 1218-1361) рисолаи номзадашро муваффақона химоя намуд.

Фаъолияти минбаъдаи ӯ дар даргоҳи барояш муқаддас - ДМТ ба ҳайси мудири кафедраи таърихнигорӣ ва манбаъшиносӣ (2000-2002), дотсенти кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷӣ (2003-2009), муовини декани факултети таърих оид ба таълим (2004-2009), мудири кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва бостоншиносӣ (2009-2016) декани факултети таърихи ДМТ (2016-2023) идома меёбад.

Соли 2018 рисолаи доктории худро дар мавзуи «Таърихи маорифи асрии Афғонистон (солҳои 1919-1978)» сарбаландона дифоъ мекунад ва ба гирифтани дараҷаи илми доктори илмҳои таърих мушарраф мегардад.

Самтҳои асосии таҳқиқоти Раҳмоналӣ Шарифовро таҳлили баррасии масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони халқи тоҷик, омӯзиши таърихи халқи тоҷик дар аҳди муғул, қисми маорифи суннатӣ ва асрии Афғонистон, археологияи ибтидои асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, ҳафриёти бостоншиносӣ (археология) ва осорхонашиносӣ ташкил медиҳад. Бо ин мазмун, як қатор асарҳои таърихӣ, аз ҷумла, «Заминаҳои ҷунбиши Сарбалдорон дар Хуросон» (1997), «Оғози ҷунбиши Сарбалдорон дар Хуросон» (1997), «Инъикоси таъри-

хи халқи тоҷик аҳди муғул дар таърихнигорӣ Шуравӣ (1219-1380)» (1998), «Ҳабибия» (2015), «Низомномаи ҷалилияи маорифи Афғонистон» (2018), «Традиционное образование народов Хорасана» (Ретроспективный взгляд на историю формирования и эволюции системы) (2017), «История традиционного и современного образования в Афганистане» (2018)-ро таълиф кардааст. Ҳамчунин, дар таълифи як қатор китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нақши бориз дорад, ки китобҳои «Таърихи асрҳои миёна» (синфи 6) ба ҳаммуаллифӣ (2002), «Таърихи кишварҳои Осиё ва Африко дар асрҳои миёна» (2010), «Таърихи ҷамъияти ибтидоӣ» (бо ҳаммуаллифӣ) (2011), «Археология» (2016), «Муқаддимаи бостоншиносӣ» (2021), «Осорхонашиносӣ» (2021) далали ин гуфтаҳои ӯ. Дар таҳияву баргардон ва мураббаъ сохтани китобҳои «Забони духазорсолаи Афғонистон ё модарзабони дарӣ» (2019), «Дорулмуаррихин» (ба муносибати 70-солагии ДМТ, 2020) саҳми шоиста гузоштааст.

Фаъолияти Раҳмоналӣ Шарифов ба ҳайси бостоншинос низ назаррас аст. Ӯ солҳои 2014-2015 ҳамчун мушовир-бостоншинос дар Пруҷаи байналмилалӣ ҳафриёти бостоншиносии Миси Айнаки вилояти Лугари Ҷумҳурии Исломи Афғонистон таҷрибаи худро ғани гардондааст.

Бо ибтиқори ӯ соли 2014 дар ноҳияи Фарҳор Маркази таълимӣ-истехсолии бостоншиносии «Шаҳртеппа» таъсис дода шуд. Донишҷӯён ҳар сол пас аз анҷоми соли таҳсил таҷрибаомӯзии худро бо раҳбарии муҳаққиқон Юсуфшоҳ Якубов, Раҳмоналӣ Шарифов, Изатулло Мирзоалиев, Фирӯз Шоинбеков ва дигарон дар ҳамин мавзӯи таърихӣ мегузаронанд. Таъсиси маркази мазкур дар мавриди омӯзиши мақсаднокӣ бостоншиносӣ як гӯшаи хоки Ватани азизамон муҳим мебошад.

Баъди эълон гардидани ҷашни 5500-солагии ёдгории таърихӣ Саразм тавачҷуҳи муҳаққиқон ба қовишҳои бостоншиносӣ ин мавзӯи таърихӣ зиёд гардид. Бо роҳбарии муҳаққиқ Р. Шарифов донишҷӯёни ихтисоси бостоншиносӣ факултети таърихи ДМТ дар ҳафриёти ёдгории Саразм ширкати фаъол доштанд. Дар ҷараёни ҳафриёт бозёфтҳои зиёди бостонӣ ба даст оварда шуд, ки миёни онҳо салиби бисёргӯшаи аз санги фирӯза сохташуда аз дастовардҳои нодир ба шумор меравад. Бо дарназардошти аҳамияти бостонӣ доштани салиби ҳамчун нишони Саразм аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуд.

Осорхонашиносӣ низ аз бахшҳои умдаи таърихнигорӣ ба ҳисоб рафта, Раҳмоналӣ Шарифов дар ин самт қорҳои муҳиму арзишмандро ба анҷом расонидааст. Бо таъсис ёфтани ихтисосҳои осорхонашиносӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ донишҷӯён то соли 2021 аз маводи таълимӣ бо забони русӣ истифода мекарданд. Дар заминаи омӯзиши амиқ вобаста ба масъалаҳои мубрами қоргузори осорхонавӣ, аз ҷумла, мафҳумҳои асосии қори осорхонавӣ, принсипҳои усулҳои бунёди намоиши осорхонавӣ, интиҳоб ва ҷобачогузори маводи осорхонавӣ, барномарезии илмиву бадеии намоишҳои осорхонавӣ Раҳмоналӣ Шарифов дастури таълимӣ «Осорхонашиносӣ»-ро барои донишҷӯёни факултети таърих ва хоҳишмандоне, ки мехоҳанд бо сохтор ва мазмуни омода кардани осорхона шинос шаванд, таълиф намуд.

Хидмати дигари Раҳмоналӣ Шарифов дар ин самт иштироки бевосита дар ташкилу таъсис додани осорхонаҳо мебошад. Аз ҷумла, ӯ ба ҳайси роҳбари гурӯҳи қорӣ дар таъсис додани осорхонаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ноҳияи Данғара иштироки фаъол дошт.

Осорхонаи Пешвои миллат дар ДМТ мутобиқ ба талаботи замони муосир, бо дарназардошти аслият ва мазмуни мундариҷаи нигоҳаҳо таъсис дода шудааст. Яъне, нигоҳаҳо аз нигоҳи таърихӣ мураббаъ шуда, овони донишҷӯӣ ва саҳми Сарвари давлатро дар рушди минбаъдаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дарбар мегирад ва ба ҳисси худшиносӣ ватандӯстӣ, ифтихормандӣ ва завқи эстетикӣ ҳар як бинанда таъсири амиқ мерасонад.

Осорхонаи мазкур бо иштироки бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 январи соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.

Иштироки Раҳмоналӣ Шарифов дар конференсу форумҳои байналмилалӣ низ дар доираи мавзӯҳои фарогир ва масъалаҳои мубрами таърихи тоҷикон шоистаи таҳсин аст. То имрӯз дар беш аз 20 конференсияи байналмилалӣ ширкат намудааст.

Ҳамин тариқ, фаъолияти илмӣ, омӯзгорӣ, бостоншиносӣ ва осорхонашиносӣ доктори илмҳои таърих, профессор Раҳмоналӣ Шарифов хеле доманадору фароҳам мебошад.

Айни замон Раҳмоналӣ Шарифов ба донишҷӯёни факултети таърихи ДМТ дарс меғӯяд, шогирдони зиёдро дар соҳаи таърихнигорӣ роҳбарӣ мекунад ва ҳамчун раиси Шурои дисертсионӣ аз рӯи ихтисоси таърихи ватанӣ дастгири мададгори муҳаққиқони ҷавон аст.

Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА,
номзади илмҳои филологӣ

▶▶ АҶАБ ДУНЁЁ!

Гимназияи рақами 1-и ба номи Раҳим Ҷалил, воқеъ дар шаҳри Хучанд, қадимтарин муассисаи таълимӣ шаҳр ва аввалин мактаби русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Яке аз унсурҳои асосии ҳаёт - об дар сайёраи Замин тақрибан 4-4,5 миллиард сол пеш аз ин дар натиҷаи бархурди замин ба сайёраҳои дигар пайдо шудааст.

Китоби «Шоҳнома», ки дар осорхонаи ба номи Фирдавсии деҳаи Божӣ Эрон мавҷуд аст, 75 килограмм вазн дорад.

Ҳисоб карда шудааст, ки дар қарби Укёнуси Ором қариб 1 миллиону 500 ҳазор тонна канданиҳои

фойданок мавҷуд аст.

Ҳангоми таваллуд дар бадани кӯдак тақрибан 300 устухон мавҷуд аст, вале дар синни балоғат ин шумора ба 206 устухон мерасад.

Аз ҳар хусус

Аз лаҳзаи таваллуд дар майнаи инсон 14 миллиард хучайра мавҷуд аст.

Дили фил 20-30 килограмм вазн дошта, дар як дақиқа 30 маротиба тапиш меҳӯрад.

Дар ибтидои асри бистум Муллосаиди Балҷувонӣ байни мардум ҳамчун устои сангтарош, табиби худомӯз, дорандаи китобхонаи шахсӣ маъруфу машҳур буд. Ӯ баъди хатми мадрасаи Бухоро ба зодгоҳаш – Балҷувон баргашт. Теъдоди китобҳои ӯ ба 1000 чилд мерасид.

Олими тоҷикӣ форс Соҳиб ибни Аббод (миёнаи асри X) дар китобхонаи шахсиаш 117000 дастхат дошт. Ӯ чунон дилбохтаи китоб буд, ки ҳангоми саёҳатҳо китобхонаашро ҳамроҳи худ мебард.

Фароҳамсоз
Ҳотами ХОМИД,
«Омӯзгор»

► ФИДОӢ

**Фурӯтан бувад,
ҳар кӣ дорад
хирад**

Ҳаёт ва фаъолияти илмию педагогии Матлубахон Каримова барои онҳое, ки илми химияро пешаи худ намудаанд, қобили пайравист. Зеро муаллим дар натиҷаи саъю кӯшиши ва меҳнати софдилона, мушқилоназирӣ, майлу рағбати беандоза ба илм ва кори таълиму тарбия ба рушди илми химия ва тарбияи мутахассисони соҳибкасб хидмати арзанда кардааст.

Ҷ 17 майи соли 1955 дар шаҳри Хучанд таваллуд шуда, пас аз хатми мактаби олии соли 1989 ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи Пажӯҳишгоҳи химияи ба номи В.И.Никитини АМИТ дохил гардида, онро соли 1991 бомуваффақият хатм кард. Соли



1996 рисолаи илмиашро дар мавзӯи «Взаимодействие амино (имино) 1,3,4-тиадиазолов с сероуглеродом и химические превращения их продуктов» (ихтисоси химияи органикӣ) дифоъ намудааст. Фаъолияти илми худро ба ҳайси дотсенти кафедраи химияи органикӣ, физколлоидӣ ва технологияи он дар факултети табиатшиносии шуъбаи химияи ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров оғоз намуд. Банд аз ҷумлаи шогирдони муаллима мебошам, ки дар давраи донишҷӯӣ ба мо аз технологияи химиявӣ тадрис дод.

Дотсент М.Каримова дар самти синтез ва тадқиқи ҳосилаҳои амин (имино) 1,3,4-тиадиазолоҳо бо сулфиди карбон ва табaddулоту химиявии онҳо ба фаъолияти илмию таҳқиқотӣ машғул гардид.

Натиҷаи корҳои илмиаш дар як китоб бо номи «Тадқиқи усулҳои спектроскопия дар химияи органикӣ» (бо ҳаммуаллифии А.Усмонов), 4 дастури илмию таълимӣ аз химияи умумӣ, химияи физикавӣ ва 24 мақолаи илмӣ дарҷ гардидаанд. Натиҷаи корҳои илмиаш на танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз он низ эътироф гардидаанд.

Муаллима аз зумраи устодони баркамолест, ки беш аз 40 сол боз ба кори таълиму тарбия машғул мебошад.

Мавсуф барои фаъолияти пурсамар дар роҳи таълиму тарбияи мутахассисони баландихтисос, истеъдоди баланди педагогӣ ва рушди илми химия бо нишони «Аълочии маорифи Тоҷикистон», бо ифтихорнома ва сипосномаҳо кадрдонӣ шудааст.

Номзади илмҳои химия, дотсент, устоди кафедраи химияи умумӣ ва методикаи таълими факултети биология ва химияи ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров Матлубахон Каримова яке аз олимони соҳаи ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки фаъолиятҳои шоиштаи омӯзиш мебошад.

Раҳмон РАҲМОНОВ,
муовини директор оид ба илм ва таълими
Институту химияи ба номи В.И. Никитини
АМИТ, доктори илми химия

**Устоди соҳибдил**

Шуморо ҳар сари чанд вақт мебинаму ба мӯйҳои чун барфи қуллаҳои кӯҳсорон сафедатон назар меандозаму фикру ҳаёл маро ба олами мозӣ мебарад. Мурғи ҳаёл ба гузаштаи начандон дур парвоз мекунад.

Саҳни мактаби миёнаи рақами 32-и деҳаи Андароб, ки мо, толибилмон, дар он таҳсил доштем шумо чун омӯзгори кимиё (химия) ба мо дарс мегуфтед, пеши назар чилвагар мешавад.

Бовиқору босалобат ва ботамкин китобу дафтар, журнали синфӣ ва воситаҳои техникаро аёнӣ дар дастатон вориди синфхона мегаштед. Вориди синфхона мегаштед гӯё ҷаҳони наверо кашф мекардед.

Сару либоси шинаму тозаю озода, ботамкин ва оромонаю меҳрубонона сухан гуфтанҳоятонро дида, мо бачаҳои синф орзуи чун шумо омӯзгор шуданро дар дил мепарваридем. Ва беҳабар будем аз он ки ин афсонаи ширини тифлӣ рӯзе ба ҳақиқати маҳз табдил мебаду мо ҳам омӯзгор мешавему дар радиҳои шумо ба толибилмон сабақ меомӯзем.

Шояд ёд дошта бошед, ки боре яке аз духтарҳои ҳамсинфамонро ману рафиқи дигарам азоби ҷисмонӣ додем. Ва шумо, ки навбатдор ва барои занг задан ба роҳрави мактаб баромада будед, ин ҳолро дида ҳардуямонро ба ҳуҷраи коритатон хонда, моро сарзаниш карда, аз ҳаёт мисолҳои зиёде оварда, панду насиҳати зиёде хондед.

Ду-се рӯз аз чашматон худро дур мегирифтем, пас аз он ҳодиса шарманда будем аз кардаи хеш.

Аҷиб як хислате доштед, муаллим. Ҳеҷ гоҳ суханони тезу тунд намегуфтед. Ва ҳеҷ гоҳ хонандагонро азоб намедодеду таҳқиру мазамат намекардед. Ин буд хислати наҷибтарини шумо, ки толиб-

илмон, маҳз ба ин хотир шуморо дӯст медоштанду ҳурмату эҳтиром мекарданд, чун падару модари хеш.

Ёд доред муаллим, ки ҳамеша бо асбобу васонти аёнӣ ба дарс меомадеду ҳар як мавзӯро сода карда ба мо мефаҳмондед. Ва росташро гӯем, он чиро ки аз шумо омӯхтем, то ҳоло фаромӯш накардаем. Зеро ҳар як дарси шумо аз дигараш ба қуллӣ фарқ мекард. Шеваи хоси сабақдихӣ доштед, ки онро дигар омӯзгороне, ки ба мо сабақ меомӯштанд, надоштанд.

Шумо чун омӯзгори соҳибтаҷрибаю варзида аз тамоми сирру асрори мо боҳабар будед, бо шогирдон муомилаи хуб доштед, ки ин маҳбубияти хосеро байни мову шумо ба вучуд оварда буд.

Он чиро, ки мо аз шумо ошкоро мепурсидем, танҳо аз ду ё се нафар омӯзгори дигар пурсида метавонистем ва аз онҳо на ҳама вақт, вале аз шумо ба таври пайваста.

Аз он аём 50 сол паси сар шуд. Дар ин муддат мо соҳибкасбу соҳибмаълумот гаштем. Маҷрои зиндагӣ моро ба ҳар сӯ бурд. Вале шумо ҳамон чун омӯзгор пайроҳаи касбии хешро идома додеду шогирдони зиёдеро тарбия карда, ба камол расондед, ки онҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия, вилоят ва ҷумҳури қор мекунанду иддае соҳиби вазифаҳои баланд мебошанд.

Аммо аксаран омӯзгоранду монанди шумо ба таълиму тарбияи насли наврас машғул мебошанд. Чун дар ҷаласаҳои номи шуморо ба забон меоранду дар ҳақатон суханони неку самимӣ мегӯянд, сарам ба осмонҳо мерасад ва мегӯям, ки Мавлодод Фарходов муаллими нахустини ман буданд.

Фаҳр мекунам аз он ки шумо муаллими дараҷаи олиеду унвонҳои «Қорманди шоистаи Ҷумҳурии

Тоҷикистон», «Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро дореду хидматҳои арзандаи шумо дар пешрафти соҳаи маориф бо нишони сарисинагии «Барои меҳнати шоён», «Собикадори меҳнат» ва ғайра кадр гардиданд.

Моҳи сентябри соли 2001 боз як мукофоти калони дигар, яъне, ордени «Дӯстӣ» насибатон гардид, ки ин хидмати арзандаи шуморо дар инкишофи соҳаи маориф нишон медихад.

Дафтари рӯзгоратонро саҳифагардон мекунам онро молмоли амалҳои нек мебинам. Чашм ба саҳифаҳои ин дафтар мебараму мехонам. Мехонам, ки шумо дар деҳаи овозадори Қуҳилаъли ноҳияи Ишқошим, дар замони хеле мушқил, саршавии Ҷанги дуҷоми ҷаҳонӣ ба дунё омадаеду таҳсилро дар мактаби миёнаи рақами 21 (ба номи Иброҳим Исмоилов) ба охир расонда, бо ҳазору як машаққат ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод С. Айни (соли 1958) ба факултети химияю биологияи он дохил шуда, соли 1963 бомуваффақият хатм намудаед.

Аз соли 1963 то соли 1964 ба ҳайси директори мактаби ҳаштсола (ҳоло мактаби миёнаи рақами 28) ва аз соли 1964 то соли 1970 дар вазифаи директори мактабҳои миёнаи рақами 32-и деҳаи Андароб ва 21-и ноҳияи Ишқошим фаъолият намудаед.

Маҳорати баланди педагогӣ, ҳалимию хоксорӣ ва фурутаниатонро ба эътибор гирифта, соли 1970 шуморо мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Ишқошим таъин карданд, ки дар ин вазифа то соли 1974 сарбаландона қор карда, дар пешравии ин соҳа саҳми босазою гузоштед.

Аз соли 1974 то соли 1990 директори мактаби миёнаи рақами 32-и деҳаи Андароб будеду баъдан, то соли 2002 вазифаи директори мактаби зодгоҳатон - деҳаи Қуҳилаъло ба соли 2000-ум ба нафақа баромада, то соли 2008 дар ҳамин таълимгоҳ чун омӯзгор фаъолият кардаед.

Дар ҳама ҷо ва дар ҳама лаҳза номатонро шогирдон ба неқӣ ба забон меоранду дар ҳақатон суханони хубу самимӣ мегӯянд.

Ахиран, ҳаминро гуфтаниам, ки ҳамеша тансиҳату солим ва хушу хуррам бошед ба ҳамаи пешравии ҷомеа хидмати арзандае бикунед. Рӯзгори тинҷу осуда ва ободии хонандону камолу умри фарзандон насибатон бод, аё устод!

Қўйбек ШАРИФЗОДА,
узви Иттифоқи
нависандагони Тоҷикистон

► ЗАҲМАТҚАРИН

Бо азму талоши қавӣ

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53-и ноҳияи Файзобод зиёда аз дусад нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Яке аз омӯзгорони ҷуяндаи таълимгоҳи мазкур Инобатхон Раҷабова башумор меравад. Баъдаз хатми ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ӯро ба мак-

таби рақами 22 ҳамчун омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ба қор фиристоданд. Вай то соли 2007 дар таълимгоҳи мазкур ба сифати муовини директор фаъолият намуд. Дар ин муддат даҳҳо шогирдро дар руҳияи ҳудогоҳӣ, ватандӯстӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ тарбия намудаду ба камол расонидааст.

Имрӯз шогирдонаш

дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ иштирок карда, ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Азбаски Инобатхон Раҷабова дар пешбурди раванди таълиму тарбия фаъолияти хубу назаррас нишон дод, ӯро ба муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 53 муовини директор оид ба таълиму тарбия таъин намуданд. И. Раҷабова бо



падару модарони хонандагон робитаи зич дошта, мекӯшад, ки сатҳи таълиму тарбия ва донишзудкунии таълимгирандагон беҳтар гардад.

Ҳоқими САҒАР,
ноҳияи Файзобод

18-УМИ АПРЕЛ - РЌЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИФЗИ ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИХИ ВА ФАРҲАНГИ

ЧАШМАНДОЗ

Шаҳодатномаи таърихи миллат



аз ёдгориҳои таърихи сабаб мешаванд, аз ҷумла, тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ, фаъолияти худсаронаи инсонҳо, сохтмонҳои беназорат.

Барои ҳифзи ин ёдгориҳо дар Тоҷикистон Агентии ҳифзи мероси таърихи фарҳангии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, инчунин, созмонҳои байналмилалӣ талош доранд.

Ҳифзи ёдгориҳо танҳо вазифаи мақомоти расмӣ нест, балки масъулияти ҳар фарди миллат аст. Мо бояд сатҳи огоҳии ҷомеаро нисбат ба мероси фарҳангӣ баланд бардорем, ба ҷойҳои таърихи бо эҳтиром муносибат кунем, аз вайронӣ поймол кардани онҳо худдорӣ намоем ва дар тарбияи насли ҷавон дар руҳияи эҳтиром ба таърихи фарҳанг саҳм гузорем.

Ҳифзи ёдгориҳои таърихи на танҳо нигоҳ доштани ёдгориҳои моддӣ, балки ҳифзи ҳотираи миллат аст. Танҳо бо арҷгузорӣ ва ҳимояи мероси гузаштагон метавонем ояндаи фарҳангу маданияти миллатро устуворро бегазанд нигоҳ дорем. Ҷунонки Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр кардаанд: «Ҳифзи мероси фарҳанги моддӣ ва ғайримоддӣ миллати бостониамон, ки гувоҳи зиндаи таърихи шашҳазорсолаи халқамон мебошад, вазифаи муҳимтарини мо – ворисони ин мероси бузург ба ҳисоб меравад».

Мақсуд МИЗРОБЗОДА,
директори Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносӣ ба номи Рӯдакӣ дар шаҳри Панҷакент

Ҳар сол 18-уми апрел ҳамчун Рӯзи байналмилалӣи ҳифзи ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯзро ЮНЕСКО бо мақсади ҷалби тавачҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба нигоҳдорӣ ва эҳёи мероси таърихи таъсис додааст. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суҳанронӣ дар Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ЮНЕСКО изҳор доштанд: «Тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. Дар ин зимн, мо аз амалӣ намудани лоиҳаҳо, ки дар рушди маорифу илм, ҳифзи мероси фарҳанги моддӣ ва ғайримоддӣ мамлакат барои наслҳои оянда саҳми назаррас доранд, ҳамаҷониба пуштибонӣ менамоем».

Ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ на танҳо боқимондаи давраҳои гузашта, балки шиносномаи миллат мебошанд. Онҳо шаҳодати равшани рушди маънавий, эҷодӣ ва илмӣ аҷдоди мо эътироф шудаанд. Ҳифзи ин мерос на танҳо вазифаи таърихшиносон ва бостоншиносон, балки масъулияти ҳар як фарди ҷомеа аст.

Дар Тоҷикистон, ки собиқаи таърихи ҷандҳазорсола дорад, садҳо ёдгориҳои таърихи мавҷуданд. Қалъаҳои Хулбуку Ҳисор, Сарзми бостон, Панҷакенти қадим, Тахти Сангин ва оромгоҳи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷумлаи ёдгориҳои мебошанд, ки таърихи кӯҳану ғании тоҷиконро бозгӯ мекунанд.

Мутаассифона, омилҳои гуногун ба хароб ё нобуд гардидани қисмате

НАҚШИ СУРУД ВА МУСИҚИ

Санъат - неруи тавоноии тарбият

Нарзулло Абдулло пас аз хатми Донишқадаи давлатии фарҳанг ва ҳунари Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода муддате дар театрҳои пойтахт ҳунарнамоӣ кард, таҷриба омӯхт, соҳибмаҳорат гашт ва ҳатто чанд навбат дар ҳайати дастаҳои ҳунарии кишвар ба хориҷа сафар карду паҳноии фаъолиятро густардатар намуд. Ӯ ҳам ҳангоми дар мактаби олий таҳсил кардан ва ҳам айёми ҳунарнамоӣ дар саҳнаи театрҳо ҳар гоҳ побанди андешае мешуд, ки «чаро иддае аз ҷавонон ба аҳамияти моҳияти санъат ва ҳунароҳои зебо чандон сарфаҳм намеравад ва голибан, бо амри ҳавою ҳавас по ба ҷодаи ҳунарварӣ мениҳанд?»

Нарзулло Абдулло баъди мулоҳизаҳои бардавом қарор дод, ки ба пешаи омӯзгорӣ гараваду ба сифати омӯзгори суруд ва мусиқӣ дар таълими шоистаи ин фан ҳиссагузор бошад. Ва ҳакин тавр ҳам кард. Минбаъд ҳамчун омӯзгори суруд ва мусиқӣ дар мактаби зодгоҳаш – таълимгоҳи №38-и деҳаи Мачитони шаҳри Ваҳдат идомаи фаъолият намуд. Бо азму кӯшишҳои ӯ дар андак фурсат муносибати хонандагон ба фанни суруд ва мусиқӣ дигар шуд, ин

фан барояшон шавқовару ҷолиб ва дилпазир гашт, донишанд, ки дунёи суруд чӣ махсусиятҳоро розҳое доштааст ва дарк карданд, ки мусиқӣ маънафзою сурурбахши зиндагист. Нарзулло Абдулло асбоби гуногуни мусиқиро ба мактаб овард, навохтани онҳоро ба шогирдон омӯхт. Акнун дар ҷашнвораҳои таълимгоҳию шаҳрӣ шогирдони дабистони рақами 38 фаъолона ширкат меварзиданд ва ба ҳамошишҳои идона шукӯху тантанаи бештар эҳдо менамуданд.

Нарзулло Абдулло дар ҷамъомадҳои машваратӣю методии омӯзгори фанҳои гуманитарӣ дар ҳусуси аҳамияти барҷастаи суруд ва мусиқӣ дар тарбияи зебоишонию ва ватандӯстии ифтихори миллии хонандагон, нақши ҳунароҳои зебо дар ташаккули шахсияти насли наврас суҳанронӣ карда, ба ин васила, бар он мекушид, ки фанни суруд ва мусиқӣ дар тамоми таълимгоҳҳои шаҳр дар сатҳи баланд таълим дода шавад.

Нарзулло Абдулло бар он назар аст, ки дар таълими суруд ва мусиқӣ омӯзгор танҳо бо маводи китоби дарсӣ маҳдуд набояд шавад. Аз китобҳои шоирони тоҷик, аз рӯзномаю маҷаллаҳо ва маъхазҳои

дигар бояд шеърҳои хубу пурмазмунро дарёфта, ба шогирдон омӯхт ва пас аз таҳлили баррасӣ ба оҳанг дароварду бисароид. «Воқеан, чаро бархе аз омӯзгориҳои суруд ва мусиқӣ аксар ба мазмуни шеър эҳтибор намедиҳанду инро вазифаи омӯзгори адабиёт мекунанд?! Магар бидуни фаҳми мазмуни шеър онро ҳамчун суруд метавон бипазирuft ба таври шоиста бисароид?! Не, тавзеҳи мазмуни муҳтавои шеър дар ҳар дарси суруд ва мусиқӣ ҳатмист», - иброз мекунанд ӯ.

Нарзулло Абдулло чун адабиётро сидқан дӯст мекунанд, барои хонандагон худ шеър ҳам менависад. Шеърҳои барои кӯдакон равану самимӣ, ҷозибадору завқбахшанд ва бозгӯи онанд, ки ӯ дунёи хоси хурдтарақонро хуб омӯхтааст ва мувофиқ ба фаҳму шавқу ҳаваси онҳо эҷод карда метавонад. То имрӯз китобҳои ашъораш барои бачаҳо бо номҳои «Нинича бо мусича», «Афсона», «Тай-тай, по-по», «Гулу рӯймолча» ҷоп шудаю дастраси хонандагон хурдсол гардидаанд. Вобаста ба ин, аз шеърҳои далели фаровон метавон овард, вале ин ҷо танҳо бо иктибоси ду пора иктифо мекунем:

Ман калон шавам агар,
Мегирам касби падар.



Либос пӯшам низоми,
Мешавам ҷавонафсар.

Шукри обу ободӣ,
Истиқлолу озодӣ.
Шукри давлати обод,
Рогун мешавад бунёд.

Ҳоло омӯзгори варзида Нарзулло Абдулло боз чанд китоби тозаи ашъорашро барои кӯдакон омода ҷоп намудааст. Ӯ ният дорад, дар таълимгоҳашон як ҳамоиши махсуси омӯзгориҳои суруд ва мусиқиро баргузор намуда, роҳҳои бештар пурсамару ҳадафгир гардидани ин фанро мавриди баррасию мулоҳизарониҳои ҳампешагонаш қарор диҳад.

А. МУРОДӢ,
«Омӯзгор»



МАОРИФИ ҶАҲОН

Куба

Дар Куба таҳсилоти олий, баъди-дипломӣ ва курсҳои махсусгардонидашудаи марказҳои таҳсилоти олиро Вазорати таҳсилоти олий назорат мекунад. Муассисаҳои мазкур мақоми баробар дошта, моликияти давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Донишгоҳи Гавана қадимтарин муассисаи олии ин мамлакат ба ҳисоб рафта, соли 1728 таъсис ёфтааст, ки довталабони зиёд дорад. То соли 1999 забони русӣ ҳамчун забони асосии хориҷӣ омӯзонда мешуд. Аз соли 1999 инҷониб таҳсил дар муассисаҳои олии Куба пурра ба забони англисӣ ба роҳ монда шудааст.

Кабо Верде

Таҳсилоти ибтидоӣ дар Кабо Верде аз 6 то 14-солаги хатмӣ мебошад. Гарчанде аксари кӯдакон ба таҳсил дастрасӣ доранд, холо ҳам баъзе мушкилот мавҷуд аст. Масалан, хонандагон ба забони кабо-вердегӣ ҳарф зада, португалӣро, ки забони таҳсил дар муассисаҳои ин мамлакат ба ҳисоб меравад, хуб намедонанд.

Зинаи таҳсилоти миёнаи мамлакат ду давраро дар бар мегирад: давраи якум синфҳои 7-8 ва давраи дуюм синфҳои 9-12. Давраи дуюм ихтисосҳои гуногунро аз қабилҳои илмҳои табиӣ, гуманитарӣ ва муҳандисӣ меомӯзонад, ки хонандагонро барои дохил шудан ба донишгоҳ омода месозад.

Бруней

Дар Бруней мисли аксари кишварҳои ҷаҳон кӯдакон таҳсилро дар муассисаҳои томактабӣ оғоз мекунанд. Пас аз он дар муассисаҳои ибтидоӣ ва миёна саводи амиқтар гирифта, таҳсилро дар донишгоҳҳои идома медиҳанд. Донишгоҳҳои Бруней дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардида, доираи васеи барномаҳои таълимиро пешниҳод мекунанд.

Донишқадаи таҳқиқоти пешрафти Осие аз муассисаҳои олии ҳусусии ин кишвар ба ҳисоб рафта, мутахассисони варзидаи соҳаҳои муҳандисӣ, технология ва менечментро омода месозад.

Вануату

Низоми маорифи Вануату ба низоми бритониёӣ монанд аст. Таҳсил дар мактабҳои ибтидоӣ 6 сол ва мактаби миёна 4-5 сол давом мекунанд. Баъди хатми мактаби миёна донишомӯзон метавонанд таҳсилро дар донишгоҳҳои идома диҳанд. Донишгоҳи Ҷанубии Укёнуси Ором (USP), Донишгоҳи миллии Вануату (VNU) ва Донишгоҳи Вануату (UV) аз муассисаҳои олии бонуфузи ин мамлакат ба шумор меравад.

Антигуа ва Барбуда

Дар Антигуа ва Барбуда соли таҳсил дар моҳи сентябр оғоз шуда, моҳи июн ба охир мерасад. Таҳсилоти ибтидоӣ барои кӯдакони то 12-сола хатмӣ буда, одатан аз 5 то 7 сол давом мекунанд. Баъди хатми зинаи ибтидоӣ хонандагон имтиҳони таҳассусӣ месупоранд то таҳсилро дар зинаи миёнаи муассисаҳои ҳусусӣ идома диҳанд. Барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои давлатӣ бошад, аз муҳассилин имтиҳони давлатӣ гирифта мешавад. Давомнокии таҳсил дар ин зина 5 сол буда, 3 сол мактаби миёнаи ношарҳа ва 2 соли таҳсилоти миёнаи умумиро дар бар мегирад.

Таҳияи Ирода ТИЛАБОВА,
«Омӯзгор»

ЭЪЛОН

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ «МАРКАЗИ ҶУМҲУРИЯВИИ ТАКМИЛИ
ИХТИСОСИ КОРМАНДОНИ СОҶАҶОИ САЙЁҶИ ВА ХИЗМАТРАСОНИЙ»-И ДОНИШГОҶИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ САЙЁҶИ ВА СОҶИБКОРИИ ТОҶИКИСТОН

БАРОИ ИШҶОЛИ ВАЗИФАҶОИ ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:

ШУЪБАИ ТАЪМИНОТИ ХУҚУҚИ ВА КАДРӢ:

Сармутахассис (хуқуқшинос) - 1 ҷой;
Сармутахассис - 1 ҷой;
Мутахассиси пешбар - 1 ҷой.

ШУЪБАИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДИ:

Мудир кафедра - 1 ҷой;
Корғузори кафедра - 1 ҷой.

ШУЪБАИ БАНАҚШАГИРӢ ВА МОЛИЯВИ:

Сармутахассис (иқтисодчӣ) - 1 ҷой;
Мутахассиси пешбар - 1 ҷой.

БАХШИ КОРГУЗОРИ ВА НАЗОРАТ

Сармутахассис - 1 ҷой.

БАХШИ ИЛМ ВА РОБИТАҶОИ БАЙНАЛМИЛАЛИ:

Сардори бахш - 1 ҷой;
Сармутахассис-китобдор - 1 ҷой;
Мутахассиси пешбар - 1 ҷой.

БАХШИ ХОҶАГИДОРӢ:

Сардори бахш - 1 ҷой;
Мутахассиси пешбар (техник) - 1 ҷой.

ТАЛАБОТИ ТАХАССУСӢ
БАРОИ ИШҶОЛИ ВАЗИФАҶО

- таҳсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мазкурро таъмин карда метавонад;

- собиқаи корӣ дар соҳаи маориф ва аз рӯйи ихтисоси на камтар аз 3 сол;

- донишони қонунҳо ва санадҳои марбут ба соҳаи маориф;

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо зердастон;

- донишони таърих, фарҳанг, муқаддасоти миллӣ, забони

давлатӣ;

- хуб кор кардан бо компютер ва шабакаи Интернет;

- донишони забони давлатӣ ва як забони хориҷӣ.

Маоши вазиравӣ тибқи ҷадвали бастаи вазифаҳо муқаррар карда шудааст.

БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН ХУҶҶАТҶОИ ЗЕРИН
ПЕШНИҶОД КАРДА МЕШАВАНД:

- ариза ба номи директори марказ;

- варақаи баҳисобгирии кадрҳо;

- тарҷумаи ҳол;

- нусхаи хуҷҷатҳо оид ба маълумоти олии (бо замимааш), унвони илмӣ ва тақмили ихтисос (нусхаи диплом, шаҳодатнома ва ғ.);

- 2 адад сурати рангаи андозааш 4x6 ва 4 адад 3x4;

- дафтарчаи меҳнатӣ;

- нусхаи шиноснома (шакли соли 2014);

- нусхаи РМА (рақами мушахаси андозсупоранда);

- нусхаи СИН (сугуртаи иҷтимоии нафақавӣ);

- дафтарчаи тиббии шакли муқарраршуда;

- маълумотномаи тиббии шакли №038 УЕ;

- маълумотнома оид ба надоштани доғи судӣ;

- нусхаи билети харбӣ (барои шахсоне, ки хизмати харбирӣ оид намуудаанд);

- тавсифнома аз ҷойи кори пешина.

Хуҷҷатҳо аз ҷониби МД «Маркази ҷумҳуриявии тақмили ихтисоси кормандони соҳаҳои сайёҳӣ ва хизматрасонӣ»-и Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон дар муҳлати 15 рӯз баъди ҷопи эълон дар шакли хаттӣ қабул карда мешаванд.

Суроға: шаҳри Душанбе, кӯчаи Дӯстии халқҳо-94, тел.: (+992)900889888, 981030361, 918657309.

САЙҚАЛИ ЗЕҶН

Муаммои «Омӯзгор»

(Бахшида ба 12500-умин нашри ҳафтаномаи «Омӯзгор»)


1. Яке аз собиқ сармухаририро ни нашрия. 2. Ҷузъи газета. 3. Во- ситаи навиштан. 4. Соҳаи афзалиятнок. 5. Мурудифи «андеша». 6. Жанри матбуот. 7. Мақола, хабар. 8. Саҳифаи ҳаҷвии нашрия дар солҳои 70-уми қарни гузашта. 9. Намояндаи Комиссариати халқи маориф (ҳоло Вазорати маориф ва илм), ки дар нашрияи «Иди тоҷик» оид ба соҳаи маориф (дар солҳои бистуми асри 20) маводи зиёде навиштааст. 10. Собиқ суратгири газета. 11. Муассисае, ки нашрия ба он тобеъ аст. 12. Мавзӯе, ки солҳои охир «Омӯзгор» вобаста ба он маводи зиёд нашр мекунад. 13. Муассисаи таълимӣ.

14. Дуюмин сармухарири нашрияи «Омӯзгор». 15. Исми нави- сандае, ки муҳбири фаёли наш- рия буд. 16. Адибе, ки як мудард сармухарири «Омӯзгор» буд. 17. Гоҳ, ҳангом, ҳиссае аз замон, соатҳои муайяни шабу рӯз. 18. Повести П. Толис. 19. Неймати муҳими моддӣ. 20. Нашркуна- да. 21. Яке аз маводе, ки дар банду бастаи рӯзнома истифода мешавад. 22. Воситае, ки хонандагон тавасу- ти он бо рӯзнома ҳамкорӣ ме- кунанд. 23. Исми фолклоршиноси шинохтаи тоҷик. 24. Жанри мат- буот. 25. Шакли ҷамъи калимаи «хабар». 26. Сурх, сафед. 27. Ней- мати моддӣ. 28. Ҷаммаҳои «дав-

лат». 29. Яке аз ҳадафҳои мактаб. 30. Ҷаммаҳои «суҳбат». 31. Наш- риёт. 32. Маркази давлати Сомо- ниён. 33. Нашрияи соҳавӣ. 34. Руб- рикаи «Омӯзгор». 35. Ҷаммаҳои «рӯзнома». 36. Яке аз муаллифони фаёли нашрия дар солҳои таъси- си он. 37. Рубрикаи «Омӯзгор». 38. Шумораи тартибӣ. 39. Нависандаи халқии Тоҷикистон, собиқ кор- манди нашрия. 40. Нашриёт. 41. Рубрикаи доими «Омӯзгор». 42. Мурудифи «мақтуб». 43. Наху- стин нозири маорифи Тоҷикистон. 44. Воҳиди маъмурӣ. 45. Рубри- каи нашрияи «Омӯзгор». 46. Ис- ми собиқи газетаи «Омӯзгор». 47. Жаргон дар забони тоҷикӣ. 48. Рӯзноманигори шинохта, муҳақ- қики варзидаи матбуоти тоҷик. 49. Мафҳуми якдигарфаҳмӣ. 50. Мурудифи ҷуфтистеъмоли «шо- дӣ». 51. Собиқ сармухарири наш- рияи «Омӯзгор», ки бо часо-

рати ҳеш машҳур гардидааст. 52. Бону, Шоири халқии Тоҷи- кистон, собиқ муовини сармухари- рири нашрия. 53. Ҷамол ***, собиқ корманди «Омӯзгор». 54. Шоир ва рӯзноманигори тоҷи- қ, собиқ ходими адабии рӯз- нома. 55. Сармухарири нашри- яи «Омӯзгор» дар солҳои 1993 – 2006. 56. Зодгоҳ, зодбум. 57. *** Нейматов, муаллифи асари «Давлати Сомониён». 58. Нави- сандаи тоҷик, собиқ сармухарири нашрияи «Омӯзгор». 59. Ноҳия дар Тоҷикистон. 60. Собиқ сар- мухарири нашрия. 61. Романи Ф. Ниёзӣ. 62. *** Ҷабборова, ху- руфчини собиқи нашрия. 63. Ҷам- маҳои «Омӯзгор». 64. Дар кори худ мутахассис, тавоно. 65.*** Раҷабзода, муҳбири минтақавии «Омӯзгор». 66. Шакли ҷамъи во- жаи «руқн».

Муруттиб Ҷомаи ҶОМИД,
«Омӯзгор»



Ҷавоби муаммои «Педагогика» аз №15

1. Педагогика. 2. Ароба. 3. Аҷам. 4. Математика. 5. Айни. 6. Ин- тихобот. 7. Тангенс. 8. Сантиметр. 9. Реактор. 10. Роғун. 11. Нол. 12. Ломоносов. 13. Вилоят. 14. Темурмалик. 15. Катет. 16. Транзи- стор. 17. Ректор. 18. Радикал. 19. Лаҷом. 20. Модар. 21. Ротор. 22. «Рӯшнонома». 23. Анод. 24. Делтоплан. 25. Норақ. 26. Китоб. 27. Бит. 28. Табиат. 29. Турсунзода. 30. Афлотун. 31. Нютон. 32. Нуқра. 33. Асп.

ТАСҶЕҶ

Шаҳодатномаи №0937976, ки онро соли 2022 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №51-и ноҳияи Мир Сайид Али Ҷамадонӣ ба Сафаров Олимҷон Исмоилович додааст, бо сабаби ёфт шудани баъзе ғайбӣ доғи донишмандона шавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТА №1583543, ки онро соли 2023 му- ассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №90-и ноҳияи Синои шаҳри Душан- бе Ҷабборов Орзу Алимович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи БП №776701, ки онро соли 1980 муасси- саи таҳсилоти миёнаи умумии №63-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Ду- шанбе ба Нарзуллоев Шариф Ҷабибович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0047145, ки онро соли 2006 му- ассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Нуралиев Бахтовар Пирмаҳмадович додааст, эътибор на- дорад.



НАШРИИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

МУАССИС

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

САРМУХАРИР

Эҳсон САФАРЗОДА

225-81-55

ҲАЙАТИ ТАХРИРИЯ

Раҳим САИДЗОДА

Абдулло РАҶМОНЗОДА

Ҷомид ҲОШИМЗОДА

Раваҳан КАРИМЗОДА

Лутфия АБДУЛҲОЛИҚЗОДА

Бадриддин МУЗАФФАРЗОДА

Қобилҷон ХУШВАХТЗОДА

«Омӯзгор» тахти рақами 271/рз-97, аз 27.09.2021 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъби мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳам- фикр набояд ва барои онҳо масъулиятро ба уҳда нагирад.

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома ворид- гашта баргардонда наме- шаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳоро дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компюте- рии андозаи 14 (фосилаи 1,5)-и харфи Times New Roman Tj қабул менамояд.

ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ

Насриддин ОХУНЗОДА

(ҷонишини сармухарири)

Шодӣ РАҶАБЗОДА

Ҷомаи ҶОМИД 225-81-57

Шаҳноза БОБОМУРОДОВА

(мухаририрон)

МУХБИРОН

Ирода ТИЛАБОВА

Хуршеда АЗИЗОВА

(шаҳри Душанбе)

Ҷангибеки УЛФАТШОҶ

(ВМКБ)

Суҳроб АЗИЗӢ

Худододи ИСЛОМ

(вилояти Хатлон)

Нуъмон РАҶАБЗОДА

(вилояти Сугд)

Саодат ЭРҶАШЕВА 225-81-61

(масъули обуна)

Зарнисор НИЗОМОВА

(хуруфчин)

Ҳафтанома дар матбааи наш- риёти комплекси «Шарки озода» ба таъби расид. Индекси обуна: 68850. Адади нашр: 42847 нусха

Почтаи электронӣ:

p.omuzgor@maorif.tj

Сомонаи ҳафтанома:

www.omuzgor-gazeta.tj

QR - коди сомонаи
расмӣи нашрияи
«Омӯзгор»



Навбатдори шумора
И. Тилабова